



Расидан ба

ҲАДАФҲОИ  
РУШДИ ҲАЗОРСОЛА

Тоҷикистон-2003



# АРЗИ СИПОС

Гурӯхи муаллифон ба ҳамаи онҳое, ки дар таҳияи Ҳисоботи мазкур мустақиман ширкат намуда, саҳми худро гузоштаанд, миннатдорӣ баён менамояд ва маҳсусан ба:

Вазорати маориф  
Шарифов З., Партовов Ф.

Вазорати тандурустӣ  
Бобоходжаев О.

Вазорати мелиоратсия ва ҳочагии об  
Зоиров А., Муртазоев У.

Вазорати ҳифзи табиат  
Қурбонов А., Бузруков С.

Вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ  
Илолов М., Нематов М.

Кумитаи давлатии омор  
Муҳаммадиева Б., Кислитсина Е.

Кумитаи давлатии заминсозӣ ва намояндагони он  
Гулмаҳмадов Д.

Комиссияи миллии ҶТ оид ба корҳои ЮНЕСКО  
Бобоҷонова М.

ба гурӯхи корие, ки иттилоотро таҳия намудааст:

Дастроҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии  
Тоҷикистон  
Фоибов А., Ҳушваҳтова Н.,  
Муллоев М., Раҷабов А.,

ба намояндагони ташкилотҳои гайрихукуматии  
маҳаллӣ:  
«Фонди Қӯҳистон» - Благовещенская С.  
«Гендер ва рушд» - Мирзоева В., Ҳайдарова Д.  
«Манижа» - Раҳмонбердиев А.  
«Ҳифзи табиат» - Абдураҳимова Ф.

ба намояндагони созмонҳои гайрихукуматии  
байнамиллӣ:  
КАРЕ Интернейшнл - Дж. Абел  
АКТЕД - Бланк Ф.  
Фонди Оғоҳон - Дерби В.  
Лоиҳаи ХОП - Моҳр Т.

Агентии СММ:  
ЮНИСЕФ - Ю. Мокуо, П. Клэйком, В. Стефенс  
Барномаи СММ оид ба мубориза бар зидди  
СПИД - Болтаева М.  
ЮНДП - М. Сеппо, Азизова Н.  
ЮНФПА - Аҳмедова З.  
ЮНИФЕМ - Қурбонова З.  
ОЧА - П. Хендлей, Назарова М.

Гурӯхи муалифон ба Ҳолбобоев Ф. - Мушовири давлатии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба сиёсати иқтисодӣ ва Мэтию Коҳане - намояндаи доимии СММ дар Тоҷикистон барои ташкил ва ҳамоҳангсозии ҷараёни таҳияи Ҳисобот миннатдории маҳсус изҳор менамояд.

Ҳамоҳангсозон: Н. Ҳушваҳтова, Й. Ҳудоба.

Мусахҳех: А. Ессер.

Ороиш: ОРА «Статус»- Мамадасламов Д.

Нашр: «Мега Принтинг», Туркиё

# РЎЙХАТИ КАЛИМАҲОИ КЎТОҲШУДА

<b>БОР</b>	Бонки осиёгии рушд
<b>БТАЧЗ</b>	Бемориҳои тибқи алоқаҳои чинсӣ гузаранда
<b>ММД</b>	Мачмӯи маҳсулоти доҳилӣ
<b>БЧ</b>	Бонки ҷаҳонӣ
<b>ВИЧ/СПИД</b>	Вируси норасоии масунияти инсон
<b>ТҮТ</b>	Ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ
<b>БУО</b>	Барномаи умумиҷаҳонии озукаворӣ
<b>ВМКБ</b>	Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон
<b>СЧИ</b>	Системаи ҷуғрофии иттилоот
<b>ДОТС</b>	Стратегияи ТҮТ оид ба мубориза бар зидди бемории сил
<b>ҲСПКСК</b>	Ҳучҷати Стратегияи паст кардани сатҳи камбизоатӣ
<b>БАТТ</b>	Бонки аврупоии таҷдид ва тараққиёт
<b>ИРГ</b>	Инdexси рушди гендерӣ
<b>ИЧҚ</b>	Институти ҷомеаи кӯшод
<b>ИРИ</b>	Инdexси рушди инсон
<b>ХБА</b>	Хазинаи байналмилалии асъор
<b>ВТ</b>	Вазорати тандурустӣ
<b>МИКИ</b>	Тадқиқоти мулти - индикатории кластерӣ
<b>ВМ</b>	Вазорати маориф
<b>СБОМ</b>	Созмони байналмилалӣ оид ба муҳочират
<b>СБМ</b>	Созмони байналмилалии меҳнат
<b>ВМҲИ</b>	Вазорати меҳнат ва хиғзи иҷтимоии аҳолӣ
<b>ВМ</b>	Вазорати молия
<b>ВА</b>	Вазорати адлия
<b>НМРБМ</b>	Нақшаи миллии рушди баҳши маориф
<b>ФМИСТ</b>	Фонди миллии иҷтимоии сармояғузории Тоҷикистон
<b>МЗТ</b>	Муайянкунни зинда таваллудшудагон
<b>КРР</b>	Кӯмаки расмии рушд
<b>ТСЗТ</b>	Таҳқиқи сатҳи зиндагӣ дар Тоҷикистон
<b>СҲИР</b>	Созмони ҳамкории иқтисодӣ ва рушд
<b>СП ВИЧ</b>	Сирояти парентералии ВИЧ
<b>БҚҲ</b>	Баробарии қобилияти ҳаридорӣ
<b>НТҶ</b>	Ноҳияҳои тобеи ҷумхурӣ
<b>ҶТ</b>	Ҷумҳурии Тоҷикистон
<b>ИДМ</b>	Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил
<b>СҚҚ</b>	Стратегияи кӯмак ба қишварҳо (Бонки ҷаҳонӣ)
<b>ТАСИС</b>	Кӯмаки техникӣ ба қишварҳои ИДМ
<b>ТАСИФ</b>	Фонди иҷтимоии сармояғузории Тоҷикистон
<b>АМ</b>	Асъори миллӣ (100 дирам - 1 сомонӣ)
<b>ФАО</b>	Барномаи озукаворӣ ва қишоварзии СММ
<b>ХОҲ</b>	Хазинаи Оғоҳон
<b>ВХ</b>	Вилояти Ҳатлон
<b>ХРҲ</b>	Ҳадафҳои рушди ҳазорсола
<b>ЮНАИДС</b>	Барномаи СММ оид ба мубориза бар зидди СПИД
<b>ЮНДП</b>	Барномаи Рушди СММ
<b>ЮНЕСКО</b>	Ташкилоти СММ оид ба таҳсилот, илм ва фарҳанг
<b>ЮНФПА</b>	Хазинаи нуфуси СММ
<b>ЮНҲАБИТАТ</b>	Комисариати олии СММ оид ба гурезагон
<b>ЮНИСЕФ</b>	Хазинаи кӯдакони СММ
<b>ЮНОДС</b>	Раёсати СММ оид ба назорати маводи мухаддир ва пешгирии ҷинояткорӣ
<b>ПИН</b>	Истеъмолгарони нашъа бо сӯзандору

# МУНДАРИЧА

## АРЗИ СИПОС

### РҮЙХАТИ КАЛИМАҲОИ КУТОҲШУДА

ПЕШГУФТОР 5

МУҚАДДИМА 7

**ҲАДАФИ 1. РАФЪИ ФАҚР ВА ГУРУСНАГӢ** 11

Вазифаи 1. То соли 2015 ҳиссаи аҳолие, ки ба ҳар рӯз камтар аз 1 доллар даромад дорад, ду баробар кам карда шавад 11

Вазифаи 2. То соли 2015 ҳиссаи аҳолие, ки аз гуруснагӣ азият мекашад, ду баробар кам карда шавад 16

**ҲАДАФИ 2. ТАЪМИНИ ТАҲСИЛОТИ УМУМИИ ИБТИДОЙ** 21

Вазифаи 3. То соли 2015 барои қӯдакони, ҳам барои писарҳо ва ҳам барои духтарон имконияти таҳсилоти ибтидиоии мактабӣ дар ҳаҷми пурра таъмин карда шавад 21

**ҲАДАФИ 3. ТАШВИҚИ БАРОБАРИИ МАРДОН ВА ЗАНОН ВА ТАВСЕАИХУҚУҚ ВА ОЗОДИҲОИ ЗАНОН** 27

Вазифаи 4. Матлубан то соли 2005 нобаробарии байни ҷинсҳо дар соҳаи таҳсилоти ибтидой ва миёна ва на дертар аз соли 2015 дар ҳамаи зинаҳои таҳсил аз байн бурда шавад 27

**ҲАДАФИ 4. КАМ КАРДАНИ ФАВТИ КӮДАКОН** 33

Вазифаи 5. Фавти қӯдакони то 5-сола аз се ду ҳисса кам карда шавад 33

**ҲАДАФИ 5. БЕҲТАР КАРДАНИ ҲИМОЯИ МОДАР** 39

Вазифаи 6. Зариби фавти модарон аз чор се ҳисса кам карда шавад 39

**ҲАДАФИ 6. МУБОРИЗА БАР ЗИДДИ ВИЧ/СПИД, ТАБЛАРЗА ВА БЕМОРИҲОИ ДИГАР** 43

Вазифаи 7. Паҳншавии ВИЧ/СПИД боздошта, ба равияни камшавии бемориҳо асос гузошта шавад 43

Вазифаи 8. Паҳншавии табларзва ва дигар бемориҳои асосӣ боздошта, ба равияни паҳншавии гирифторӣ ба бемориҳо асос гузошта шавад 45

**ҲАДАФИ 7. ТАЪМИНИ УСТУВОРИИ ЭКОЛОГӢ** 53

Вазифаи 9. Принципҳои рушди устувор ба стратегия ва барномаҳои миллӣ дохил карда, раванди нобудшавии заҳираҳои табии боздошта шавад 53

Вазифаҳои 10-11. То соли 2015 ҳиссаи одамоне, ки ба оби тозаи нӯшоқӣ дастрасӣ надоранд, ду баробар кам карда шавад. Ба таври назаррас беҳтар шудани зиндагии ҳадди ақал 100 миллион бошандагони харобаҳо то соли 2020 таъмин карда шавад 58

**ҲАДАФИ 8. ТАШАККУЛИ ҲАМКОРИИ ГЛОБАЛИ** 63

Вазифаи 12. Ташкили низоми тиҷоратӣ ва молиявии кӯшода, танзимшаванд, пешгӯишаванд ва гайритабиизӣ идома дода шавад 63

Вазифаи 13. Проблемаҳои қарздории кишварҳои тараққиунанда бо қӯмаки тадбирҳои миллӣ ва байналмилалӣ бо мақсади қобили қабул гардонидани сатҳи қарздорӣ ҳал карда шавад 66

Вазифаи 14. Стратегияҳо, ки ба ҷавонон барои пайдо кардани кори мувофиқ ва пурмаҳсул имкон медиҳанд, таҳсия ва татбиқ карда шаванд 66

Вазифаи 15. Бо ҳамкории ширкатҳои дорусозӣ дастрасии дорувории арzon таъмин карда шавад 67

Вазифаи 16. Бо ҳамкории бахши ҳусусӣ тадбирҳои андешида шаванд, ки ҳама аз самараҳои технологияҳои наёв, ҳусусан технологияҳои иштилооти коммуникатсионӣ баҳравар шуда тавонанд 68

<i>Расми 1. Нуфус мувофиқи минтақаҳо.....</i>	7
<i>Расми 2. Хусусиятҳои синнусолии аҳолии Тоҷикистон.....</i>	7
<i>Расми 3. ММД ба ҳар сари аҳолӣ.....</i>	12
<i>Расми 4. Камбизоатӣ мувофиқи минтақаҳо: сатҳи камбизоатӣ .....</i>	13
<i>Расми 5. Камбизоатӣ вобаста ба маҳалли зист дар кишвар .....</i>	14
<i>Расми 6. Гипотрофияи шадиди умумӣ мувофиқи минтақаҳо дар солҳои 2001-2002 .....</i>	18
<i>Расми 7. Гипотрофияи музмин мувофиқи минтақаҳо .....</i>	18
<i>Расми 8. Намаки ўодкардашуда .....</i>	19
<i>Расми 9. Ҳароҷот барои маориф .....</i>	23
<i>Расми 10. Афзоиши шумораи созмонҳои гайрихӯкуматии занон.....</i>	29
<i>Расми 11. Шумораи созмонҳои гайрихӯкуматии занон мувофиқи зинаҳо.....</i>	29
<i>Расми 12. Фоизи духтарон мувофиқи наеъҳои таҳсил .....</i>	30
<i>Расми 13. Таваллуд ба ҳар 1000 одам .....</i>	34
<i>Расми 14. Фавти назводҳо ба ҳар 1000 зинда таваллудшудагон.....</i>	35
<i>Расми 15. Бемории сурхакон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон .....</i>	36
<i>Расми 16. Суръати фавти модарон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон .....</i>	40
<i>Расми 17. Сатҳи исқоти ҳамл.....</i>	41
<i>Расми 18. Шумораи беморони ба қайд гирифташудаи сил. ....</i>	48
<i>Расми 19. Дурнамои бемории сил.....</i>	48
<i>Расми 20. Бемории сил дар байни гурӯҳҳои синну соли гуногун.....</i>	49
<i>Расми 21. Суръати тағийирёбии майдонҳои ҷангӣ ва ҳудуди табиии маҳсус ҳифзашавандা.....</i>	55
<i>Расми 22. Истеъмол ва партоби моддаҳои вайронкунандаи озон .....</i>	56
<i>Расми 23. Қўмаки расмӣ .....</i>	64
<i>Расми 24. Маблагузории донорӣ мувофиқи баҳшҳои соҳавӣ.....</i>	65
<i>Расми 25. Дастрасии доруворӣ.....</i>	68
<i>Расми 26. Шумораи дастгоҳҳои телефонии шабакаи истифодаи умум мувофиқи минтақаҳо .....</i>	69
<i>Ҷадвали 1. Камбизоатӣ мувофиқи минтақаҳо: Сатҳи камбизоатӣ дар шаҳр ва дехот.....</i>	14
<i>Ҷадвали 2. Истеъмоли маводи хӯроко ба ҳар сари аҳолӣ дар як сол .....</i>	15
<i>Ҷадвали 3. Пахӯшавии гипотрофияи шадид мувофиқи минтақаҳо .....</i>	17
<i>Ҷадвали 4. Вазни қиёсии мардон ва занон дар байни аҳолии машгули кор ва музди меҳнати моҳона мувофиқи соҳаҳои асосии иқтисодиёт.....</i>	31
<i>Ҷадвали 5. Шумораи ҳодисаҳои расман ба қайдгирифташудаи сил .....</i>	43
<i>Ҷадвали 6. Нишондиҳандаҳои бемориҳои сирояткунанда дар солҳои 1995-2002 .....</i>	50
<i>Ҷадвали 7. Қувваи барқ .....</i>	57
<i>Ҷадвали 8. Телекоммуникатсия .....</i>	68
<i>Ҷадвали 9. Телекоммуникатсия мувофиқи минтақаҳо .....</i>	70

# ПЕШГУФТОР

Дар панҷоҳ соли охир панҷ баробар афзудани миқёси иқтисоди ҷаҳонӣ боиси сифатан беҳтар шудани зиндагии қисми зиёди аҳолии сайёра Nagarid. Чоряки сокинони Замин дар ҳазорсолаи нав мисли пештара дар шароити факри шадид зиндагӣ мекунанд.

Камбизоатӣ сабаби асоситарини бавучудоии проблемаҳои зиёди вобаста ба сатҳи баланди фавти кӯдакон ва модарон, кохиши шумораи мактабҳои ибтидой ва миёна, пастравии сифати таҳсил ва аз байн рафтани баробарии гендерӣ мебошад. Маълум аст, ки камбизоатии вазнин, гуруснагӣ, бесаводӣ ба пайдошавии низоъҳои иҷтимоиву иқтисодӣ мусоидат мекунад, ба рушди устувори ҷомеа монеъ мешавад ва барои зуҳури ғояҳои таҳаммулназариҷи душманӣ заминаи мусоид фароҳам меорад.

Ман дар марҳалаи кунунӣ кохиши додани камбизоатӣ, бо роҳи рушди иқтисод таъмин намудани дастрасӣ ба хидматрасонҳои маориф, тандурустӣ ва дигар неъматҳои тамаддунро вазифаи муҳимтарини тамаддуни башарӣ медонам.

Ҳалли масъалаҳое, ки ҳадафи онҳо кам шудани фарқ дар сатҳи рушди давлатҳои бой ва камбағал мебошад, на танҳо барои рушди устувор, рафъи факт ва дигар проблемаҳои мусоир шароити мусоид фароҳам меорад, балки ба таҳқими сулҳ ва амнияти байналмилалӣ боис мегардад.

Тоҷикистон нуқтаи назари мавҷударо дар бораи ин, ки бахшидани қарзҳои ҷамъшуда барои суботи устувори кишварҳои низоъҳои бузург ё фалокатҳои табииро аз саргузоронида омили муҳим мебошад, ҷонибдорӣ мекунад. Бори гарони қарзҳои ҳориҷӣ имкониятҳои рушди иқтисодиро маҳдуд мегардонад, доираи маҳқами низоъҳоро ба вучуд меорад ва боиси ташаккули ҷомеаи кундгаро ё тундгаро мегардад. Мо мӯътақидем, ки чунин тадбир ба озодшавии захираҳои зиёди доҳилий ва ба соҳаи маорифу тандурустӣ, ба рафъи оқибатҳои низоъҳо равона карданӣ онҳо ва андешидани ҷораҳои пурсамар дар бобати рафъи фалокатҳои табии имкон медиҳад.

Мо кӯшишҳои ҷомеаи ҷаҳонро доир ба пешгирии ифлосшавии минбаъдаи муҳити зист ва нигоҳдории захираҳои табии барои наслҳои оянда ҷонибдорӣ мекунем. Имрӯз ин вазифаи фавқулодда муҳим аст. Зиёне, ки ба табиат дар натиҷаи фаъолияти иқтисодӣ расонида шудааст, барои инсоният оқибатҳои даҳшатбордорад.

Агар мо дар даҳсолаи оғозшуда бо кӯшиши муштарак ба он ноил шавем, ки ҳамаи одамон дар рӯи сайёра ба оби тозаи нӯшоқӣ дастрасӣ пайдо намоянд, дар ин сурат ҳар сокини дуюми Заминро аз бемориҳои сирояткунанда раҳоӣ мебахшем. Магар ин ҳадафи оливу шарафмандона нест, ки барои расидан ба он равона карданӣ қувваву имкониятҳои ҷомеаи байналмилалӣ зарур аст?

Ҳалли ҳамаи ин проблемаҳо бояд дар сатҳи байналхалқӣ сурат гирад, зеро онҳоро фақат бо кӯмаки ҷомеаи ҷаҳон анҷом додан мумкин аст.

Барои наслҳои оянда нигоҳ доштани сайёра вазифаи муштараки мост. Ғамхории якҷоя дар ҳаққи ҷаҳони босубот, бехатар ва осуда асоси хуби муттаҳидсозии кӯшишҳо ба хотири таъмини болоравии иқтисодӣ ва демократия, хушбахтӣ ва осудагии ҳамаи ҳалқҳо мебошад.

Эмомалӣ Раҳмонов  
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

## **Хонумҳо ва ҷанобони мӯҳтарам!**

Тоҷикистон дар қатори 191 кишвари дигар соли 2000 ба Эъломияи ҳазорсола пайваст.

Самтҳои фаъолияти минбаъдаи ҷомеаи ҷаҳон дар ҳазорсолаи нав, ки дар Эъломияи ҳазорсола инъикос ёфтаанд, бо афзалиятҳо ва ҳадафҳои миллие, ки ҳоло дар Тоҷикистон татбиқ шуда истодаанд, ҳамоҳанг мебошанд.

Бо ичрои Созишномаи умумӣ дар бораи истиқори сулҳ ва ризоияти миллӣ қисми фоҷиавии таърихи навини Тоҷикистони соҳибистиқлол анҷом ёфт. Дастварди бузургтарини ин марҳала он аст, ки мо тавонистем ягонагии миллати тоҷик ва тамомияти арзии Тоҷикистонро нигоҳдорем.

Тоҷикистон ба ҳазорсолаи нав ҳамчун узви комилҳукуқи ҷомеаи ҷаҳон устуворона ворид шуд.

Сиёсати Тоҷикистон дар ҳазорсолаи нав аз татбиқи пайгиранаи ислоҳоти сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ иборат аст.

Дар баробари ин, бо вучуди тадбирҳои андешидашуда оид ба беҳбуд бахшидан ба вазъи иҷтимоию иқтисодӣ, кишвари мо ба ҳазорсолаи нав бо як қатор проблемаҳои ҳалношудаи вобаста ба паст намудани камбизоатӣ ворид гардид.

Ин нашрия, ки санади якҷояи Ҳукумати Тоҷикистон ва Созмони Милали Муттаҳид мебошад, вазъи даствардҳо ва проблемаҳои мавҷудаеро, ки бояд бо қӯшишҳои муштараки ҳамаи тарафҳои манфиатдор ҳал карда шаванд, ба таваҷҷӯҳи Шумо мерасонад.

Бо истифода аз фурсат ба СММ барои дастгирии доимӣ аз сиёсати Ҳукумати Тоҷикистон дар бобати паст кардани сатҳи камбизоатӣ ва густариш додани ҳамкории зич дар бахши ташкили фаъолияти муштарak оид ба татбиқи он изҳори сипос менамоям.

Умедворам, ки Гузориши якҷояи мо ба кори пурмаҳсул дар рушди мунтазами ҳамкориҳои бавучудомадаи мо мусоидат ҳоҳад кард.

*Оқил Оқилов  
Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон*


## МУКАДДИМА

Тоҷикистон кишварест дар Осиёи Марказӣ, ки бо майдони 143 000 километри мураббаъ ба баҳр роҳи баромад надорад. 93% ҳудуди он ноҳияҳои баландкӯҳ ва ҳамагӣ 7% заминҳои кишт мебошанд.

Мавҷудияти кӯҳҳо ташкили нақлиёт ва алоқаи доҳилиро мушкил мегардонад, вале дар айни замон кишварро бо захираҳои бойи гидроэнергетикӣ ва навъҳои алоҳидаи канданиҳои фоиданок, ба монанди ангиштсанг, тилло, нукра, волфрам ва уран таъмин мекунад. Захираҳои зиёди об имкон медиҳанд, ки дар водиҳо кишоварзии самараҳаҳаш ба роҳ монда шавад ва пахта парвариш гардад, ки он яке аз зироатҳои асосӣ буда, кишвар ба кишту кори онҳо ихтинос ёфтааст.

Аҳолии Тоҷикистон қариб 6,4 млн. нафарро (соли 2002) ташкил медиҳад, ки аз онҳо 1,7 млн. нафар дар шаҳрҳо ва 4,7 млн нафар дар деҳот зиндагӣ мекунанд.


### Расми 1. Нуфус мувофиқи минтақаҳо



Манбаъ: Кумитаи давлатии омори Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2002.

Занон 3,2 млн. нафарро ташкил медиҳанд, ки аз онҳо 49,3% занони синни зоянда ва 9,5% аз синни зоянда боло мебошанд. Аз рӯи соҳтори шумора 52,3% аҳолии кишварро ҷавонони 0-19-сола ташкил медиҳанд. Мувофиқи маълумоти расмӣ афзоиши солонаи аҳолӣ дар шаҳр 1,8% ва 2% дар деҳот мебошад.

### Расми 2. Ҳусусиятҳои синнусолии аҳолии Тоҷикистон



Манбаъ: Кумитаи давлатии омори Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2002

Пойтаҳти кишвар шаҳри Душанбе мебошад ва аҳолии он 0,6 млн. нафар аст.

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун давлати мустақил баъди шикасти Иттиҳоди Шӯравӣ дар соли 1991 ба вучуд омад. Давраи гузариш барои Тоҷикистон вазнин ва тӯлонӣ буд.

Пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ боиси аз байн рафтани созишномаҳои тичоратие, ки дар байни ҷумҳуриҳои собиқ шӯравӣ амал мекарданд ва ворид шудани маблагҳо аз буҷети иқтисодӣ гардид. Иқтисодиёти Тоҷикистон дар шароите, ки барои фурӯши молҳои Тоҷикистон пайдо кардани бозор мушкил буд, гайричаашмдошт барои ракобати байналхалқӣ озод гардид. Вазъият бо сар задани ҷанги гражданий вазнингтар шуд. Сатҳи рушди иқтисодии қишвар хеле паст рафт ва мувофиқи маълумоти расмӣ ММД дар давраи аз соли 1991 то 1997 қариб 70% кам шуд. Дар натиҷа қасри тичоратӣ босуръат афзуд, ки захираҳои асъории бе ин ҳам ноҷизро ба поён расонид ва аз соли 1994 Тоҷикистон қобилияти пардохтре аз даст дода, қарзи беруни он аз 15 млн. доллари ИМА гузашт.

Аз соли 1995 дар қишвар татбиқи ислоҳоти барномавӣ оғоз гардид. Аз соли 1997, баъди имзои Созишномаи умумии сулҳ натиҷаҳои қобили мулоҳизаи ислоҳот шурӯъ шуд.

Ислоҳоти соҳторӣ якҷоя бо суботи сиёсӣ аз ҷумлаи омилҳои суботи муваффақонаи макроиқтисодӣ ва молиявӣ гардиданд. Аз соли 1997 баъзе нишонаҳои болоравии иқтисодӣ пайдо шуданд ва мувофиқи маълумоти расмӣ афзоиши ММД, ки то ин давра 1,7%-ро ташкил медод, соли 2002 ба 10,2% расид. То охри соли 2002 ҳаҷми ММД 61% сатҳи соли 1991-ро ташкил дод.

Бо вуҷуди ислоҳоти гузаронидашуда ва беҳтар шудани амали иқтисоди бозорӣ қишвар ҳанӯз ҳам бо мушкилоти зиёд рӯбарӯ мебошад. Аз роҳҳои тичорати байналхалқӣ ҷудо будани Тоҷикистон ҳамчунин ба рушди иқтисодии қишвар таъсири манғӣ мерасонад. Тоҷикистон зуд-зуд таҳти таъсири фалокатҳои табиӣ (хушксолӣ, сел, фаромадани ярҷ ва лойқа) қарор мегирад, ки онҳо мушкилоти мавҷудаи иқтисодиро боз ҳам мураккабтар мегардонанд.

Аз рӯи сатҳи тараққиёти худ Тоҷикистон бо маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба ҳар сари аҳолӣ 180 доллари ИМА ҳамчун яке аз давлатҳои камбағал боқӣ мемонад. Мувофиқи индекси рушди инсонӣ дар соли 2002 дар байни 173 қишвари дунё Тоҷикистон ҷои 112-умро ишғол мекунад.

Тоҷикистон ҳанӯз то пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ яке аз ҷумҳуриҳои ниҳоят камбағал буд. Бӯҳрони иқтисодии солҳои 90-ум ва ҷанги гражданий камбизоатиро на танҳо хеле амиқ соҳтанд, балки ба андозаи қобили мулоҳиза паҳншавии он боис шуданд. Ҳаҷми зиёди қарзи берунӣ, ки мувофиқи маълумоти Бонки ҷаҳонӣ дар соли 2002 47% даромади буҷетро фурӯ бурд, идораи иқтисодиётро мураккаб мегардонанд ва ба қобилияти Тоҷикистон дар мубориза бар зидди камбизоатӣ дар танҳои таъсири манғӣ мерасонад.

Аз рӯи маълумоти Бонки ҷаҳонӣ, ки ба таҳқиқоти сатҳи камбизоатӣ дар соли 1999 асос ёфтааст, 83% аҳолӣ аз ҳадди камбизоатӣ поёնтар қарор дорад. Қисми зиёди сарвати миллӣ ва молу мулки шаҳрвандон, ки то соли 1991 ҷамъ оварда буданд, ҳангоми ҷанги граждание, ки боиси ҳалокати 50 ҳаз. одам гардид, 7 млрд. доллари ИМА зиёни иқтисодӣ овард ва садҳо ҳазор нафар тарки ватан карданд, аз байн бурда шуд. Дар иқтисодиёти қишвар дар натиҷаи муҳочирияти кадрҳои баландиҳтиносос холигаҳе ба вуҷуд омад, ки 40%-ро ташкил медод.

Баробари афзоиши нобаробарии иҷтимоӣ фарқи вазъи тандурустии гурӯҳҳои гуногуни аҳолӣ зиёд шуд - камбизоатҳо аз надоштани дастрасӣ ба хизматрасониҳои асосӣ бо сифати қобили қабул азоб мекашанд. Нишондиҳандаҳои соҳаи тандурустӣ босуръат бад мешаванд, паҳншавии бемориҳои респираторӣ ва гастроэнтерологӣ меафзояд, бемориҳои кӯҳна (исҳол, табларза, сил) бармегарданд ва бемориҳои нав (ВИЧ/СПИД) пайдо мешаванд.

Сатҳи фавти модарон ва қӯдакон нисбат ба дигар қишварҳои минтақа баланд аст. Сабабҳои асосии мушкилоти низоми тандурустӣ камшавии босуръати ҳароҷоти давлат барои соҳа (1,5 доллари ИМА ба ҳар сари аҳолӣ) ва афзоиши истеъмоли ҳӯроки гайрисолим мебошанд. Камшавии босуръати ҳароҷоти давлат ва мушкилоти иқтисодӣ

ҳамчунин ба мактабравии кӯдакон, сифат ва дастрасии таҳсил таъсири манғӣ расонид.

Проблемаи гендерӣ мураккаб шуда истодааст. Занон дар муқоиса бо давраи шӯравӣ нисбат ба мардон хеле осебпазир шуданд, пайдо кардани кор барои онҳо нисбат ба мардон хеле мушкил аст.

Баробари афзоиши шумораи аҳолии осебпазир қобилияти давлат дар бобати маблағгузории низоми ҳифзи иҷтимоӣ ниҳоят паст гардида.

Имрӯз давлат барои расонидани ягон навъ кӯмаки қобили мулоҳиза ба табақаҳои фақири аҳолӣ маблағ надорад. Кӯмакпулӣ дар давраи бекорӣ, инчунин дигар кӯмакпулиҳо дар доираи барномаҳои кӯмаки иҷтимоӣ ниҳоят каманд.


Бадшавии шароити экологӣ ва истифодай беандозаи захираҳои табии болоравии устувори иқтисодиро бозмедорад ва дар мубориза бар зидди камбизоатӣ халал мерасонад.

Бо вучуди ин ки иқтисодиёти кишвар вақтҳои охир инкишоф ёфта истодааст ва идомаи чунин болоравӣ пешгӯй карда мешавад, барои Тоҷикистон ичрои маҷмӯии ҳамаи Ҳадафҳои рушди ҳазорсола душвор хоҳад буд.




# Таксимот ва сатҳи камбизоатӣ дар Тоҷикистон, соили 1999-ум

Фарогирии 20% аҳолии камбизоаттарин.  
Онҳо дар кучо истикомат доранд?



Фарогирии камбизоатӣ дар доҳили хар минтақа.  
Дар хар минтақа сатҳи камбизоатӣ ва  
фарогирии он чӣ гуна аст?




Камбизоаттаринҳо 20%  
нишбат ба 20% доротар  
нишбат ба 40% доротар  
нишбат ба 60% доротар  
нишбат ба 80% аҳолии  
Тоҷикистон доротар



Аҳолӣ:

Тоҷикистон 6,4 млн.  
Хатлон 2,2 млн. (35%)  
Суғд 1,9 млн (30%)  
НТҶ 1,4 млн. (22%)  
ВМҚБ 0,2 млн. (3%)  
Душанбе 0,6 млн. (10%)



# ҲАДАФИ1

**РАФЪИ ФАҚР  
ВА ГУРУСНАГӢ**




*Мо дар оламе зиндагӣ дорем, ки дар таърихи инсоният ҳеч вакт ин гуна ба сарватмандон ва камбизоатҳо тақсим нашууда буд.*

*Кофи Аннан  
Дабири кулли СММ*

## ВАЗИФАИ 1

**ТО СОЛИ 2015 ҲИССАИ АҲОЛИЕ, КИ БА ҲАР РӮЗ КАМТАР АЗ 1 ДОЛЛАР ДАРОМАДДОРАД, ДУ БАРОБАР КАМ КАРДА ШАВАД**

*Оё Тоҷикистон метавонад, ки то соли 2015 ҳиссаи аҳолиро ду баробар кам кунад?*



Дар давоми солҳои охир дар Тоҷикистон болоравии устувори иқтисодӣ мушоҳида мешавад ва дар сурати болоравии ҳарсолаи иқтисодӣ ба андозаи 5% то соли 2005 сатҳи камбизоатӣ аз 83% сатҳи соли 1999 то 65% паст гардад (дар сурати соҳтори мавҷудаи тақсимоти даромадҳо) ва дар сурати идома ёфтани равияҳои пешӯдадам ва ислоҳоти пурсамари иқтисодӣ то соли 2015 сатҳи камбизоатиро 50% кам кардан **мумкин аст**.

## **Тасвири камбизоатӣ**

Одаме, ки даромад ё истеъмолоти ӯ аз сатҳи ҳадди ақали муайяншудаи барои қонеъ соҳтани эҳтиёҷоти асосӣ зарур камтар аст, камбизоат ҳисобида мешавад. Ин сатҳи ҳадди ақал маъмулан хаттест, ки баъди он камбизоатӣ меояд.

Дар Тоҷикистон камбизоатӣ ҳамчун падидаи манфии иҷтимоию иқтисодӣ баъди бӯхрони иқтисодии ибтидои солҳои 90-ум васеъ паҳн шуд ва вобаста ба ҷангӣ граждани мураккаб гардид.

Мувоғики ақидаи қабулшуда (ки ба маълумоти Таҳқиқоти умумимиллии сатҳи зиндагӣ ва камбизоатӣ дар соли 1999 асос ёфтааст ва ҳадди камбизоатӣ, ки Агентии давлатии омор тибқи 20 ҳаз. рубли тоҷикӣ муайян кардааст), 83% аҳолӣ пасттар аз сатҳи миллии камбизоатӣ зиндагӣ мекунад.

Аммо қадом нишондиҳандае, ки интихоб нашуда бошад, равшан аст, ки сатҳи камбизоатии моддӣ дар Тоҷикистон фавқуллода баланд аст, ки аз панҷ одам чор нафар ба гурӯҳи «камбизоат» ва аз се як ҳисса ба гурӯҳи «камбизоаттарин» дохил мешавад.

### ***Нишондиҳандаҳои камбизоатӣ дар Тоҷикистон ба ҳисоби сандуқи истеъмолии ҳадди ақал***


- а) Ҳиссаи аҳолии пасттар аз ҳадди камбизоатӣ, ки Агентии давлатии омор муқаррар каракардааст - 83%
- б) Ҳиссаи аҳолии камбизоаттарин аз 50% ҳадди камбизоатӣ пасттар, ки Агентии давлатии омор муқаррар кардааст - 33%
- в) Ҳиссаи аҳолии камбизоаттарин (аз 1 доллари ИМА камтар) 17%

*Манбаъ: Арзёбии камбизоатии Бонки ҷаҳонӣ, соли 1999*

Мисли ҳама чои дигари дунё дар Тоҷикистон низ камбизоатӣ бисёр паҳлухо дорад, аз ҷумла сатҳи пасти даромад ва истеъмол, дастрасии маҳдуд ба дороиҳои иқтисодӣ ва хизматрасониҳои асосии иҷтимоӣ - таҳсил, тандурустӣ, обрасонӣ.

Маълумоти оморӣ пастшавии босуръати даромад ба ҳар сари аҳолиро нишон медиҳад:

### **Расми 3. ММД ба ҳар сари аҳолӣ**



*Манбаъ: Бонки ҷаҳонӣ*

Дар соли 1990 нафақаҳӯрон дар Тоҷикистон дар як моҳ нафақаи баробар бо 70 доллари ИМА ва муаллимон дар як моҳ маоши баробар бо 100 доллари ИМА мегирифтанд. Имрӯз нафақаҳӯрон бояд бо нафақаи 2 доллари ИМА дар як моҳ зинда монанд ва маоши муаллимон 7 доллари ИМА-ро ташкил мекунад.

Дар даҳсолаи гузашта ба камбизоатони «анъанавӣ» дар Тоҷикистон нафақаҳӯрон, оилаҳои серфарзанд, оилаҳои нопурра бо яке аз волидайн, камбизоатони «машғули кор» илова шуданд.

Дар ҳамаи аснод, аз ҷумла Ҳучҷати Стратегияи паст кардани камбизоатӣ нафақаҳӯрон, маъюбон, оилаҳо, ки сарбонашонро аз даст додаанд, оилаҳои серфарзанд (ки 5 ва зиёда кӯдак доранд), муаллимон ва духтурон, ҳамчунин бекорон гурӯҳҳои аз ҳама осебпазири аҳолӣ мебошанд.


Дар вилоятҳо, ки пахта парвариш мекунанд, пахтакорон ва оилаҳои онҳо табақаҳои эҳтиёҷманди аҳолӣ мебошанд; дар вилоятҳо, ки дар минтақаи амалиёти ҷангии гузашта ҷойгиранд, оилаҳо, ки аз манзил ва ҷорвои хона маҳрум шудаанд, ҳамчунин эҳтиёҷманд ҳисобида мешаванд. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ оилаҳо, ки замин надоранд, эҳтиёҷманд ба ҳисоб мераванд. Ҳамаи ин, бо вучуди субъективизм назари муҳим ба камбизоатӣ дар Тоҷикистон мебошад.

### *Камбизоатӣ аз нуқтаи назари аҳолии қишвар*

Вақте ки аз сокинони таҳҷоӣ мепурсанд, ки камбизоатӣ чист, онҳо беш аз ҳама нарасидани либос, озуқаворӣ, кам будани маош, нафақаи камро нишон медиҳанд. Дар ноҳияҳои қишоварзӣ нарасидани замин ва ҷорвои хонагиро илова мекунанд. Дар ноҳияҳо, ки дар минтақаи амалиёти ҷангӣ воқеъ буданд, аҳолии таҳҷоӣ ба ин рӯйхат ҳамчунин нарасидани масолеҳи соҳтмон ва манзили бадро доҳил мекунанд. Сокинони водиҳо ба ин рӯйхат ҳамчунин кам будани оби нӯшокӣ ва оби обёरӣ, камҳосилии зироатҳои қишоварзиро доҳил мекунанд. Сокинони дехоти дурдасти қӯҳӣ ба рӯйхат инчунин кам будани инфраструктураи воқеӣ (нақлиёт, алоқа, барқ), кам будани инфраструктураи иҷтимоӣ (тандурустӣ, шароити санитарию гигиенӣ, таҳсил), бекорӣ ва ақибмондагии инфраструктура, истеҳсол ва фурӯши маҳсулотро илова мекунанд.

Дар айни замон камбизоатӣ дар Тоҷикистон мувофиқи сатҳи 83% камбизоатӣ аз рӯи минтақаҳо ҷунин тақсим мешавад:

#### **Расми 4. Камбизоатӣ мувофиқи минтақаҳо: Сатҳи камбизоатӣ**




Манбаъ: Таҳқиқоти хонавор, соли 1999

Натицаҳо нишон медиҳанд, ки ВМКБ аз рӯи сатҳи камбизоатӣ баъди вилояти Хатлон минтақаи аз ҳама камбизоат аст. Аммо бо вучуди ин ки нишондиҳандаи камбизоатӣ дар ВМКБ нисбатан баланд аст, дар ин вилоят танҳо 6,9% ҳамаи аҳолии камбизоат зиндагӣ мекунад, шумораи аҳолии минтақа аз шумораи умумии аҳолии кишвар 3,1% мебошад.

Ҳамзамон бо ин, камбизоатӣ барои дехот бештар хос аст:

#### **Расми 5. Камбизоатӣ вобаста ба маҳалли зист дар кишвар**



Манбаъ: Таҳқиқоти хонавор, соли 1999

Сокинони шаҳр ба ҳисоби миёна 20% камтар эҳтимоли камбизоат шудан доранд, дар ҳоле ки барои сокинони дехот эҳтимоли камбизоат шудан аз нишондиҳандаи миёна 4% баланд аст. Сабаби ин қисман дар он аст, ки хонаводай дехотӣ нисбат ба шаҳрӣ аз рӯи миқдор калонтар мебошад.

Ғайричашмдошт аст, ки аз рӯи тақсимоти минтақавӣ вазъ дар дехоти ВМКБ нисбат ба шаҳр як андоза беҳтар мебошад.

#### **Чадвали 1. Камбизоатӣ мувофиқи минтақаҳо: Сатҳи камбизоатӣ дар шаҳр ва дехот**

Минтақа	Шаҳр	Дехот
ВМКБ	93,8%	90,6%
Вилояти Хатлон	89,8%	91,4%
Вилояти Суғд	77,9%	86,4%
НТҶ	58,3%	79,9%
Душанбе	64,2%	-

Манбаъ: Таҳқиқоти хонавор, соли 1999

## *Сабабҳои аз ҳама мухими камбизоатӣ дар Тоҷикистон инҳо мебошанд:*

### *Сабабҳои таърихӣ*

- Бӯхрони иқтисодӣ дар натиҷаи шикасти Иттиҳоди Шӯравӣ (соли 1990 ҳаҷми содироти Тоҷикистон ба ҷумҳуриҳои шӯравӣ 2,4 млрд. доллари ИМА-ро ташкил мекард, вале баъди ду сол содирот то камтар аз 100 млн. доллари ИМА паст шуд);
- Ҷангӣ гражданиӣ ва оқибатҳои он (50 000 ҳалокшудагон ва 7 млрд. доллари ИМА зиёни иқтисодӣ).

### *Сабабҳои ҷуғрофӣ*

- Дурӣ аз бозорҳо ва бандарҳои байналхалқӣ (5 000 км);
- Офатҳои табииӣ (65 оғати табиии хурд ва миёна дар соли 2002).

### *Идоракунӣ ва сабабҳои дигар*

- Идоракуни суст;
- Инфраструктураи сусттаракқикарда;
- Бекорӣ, набудани ҷойҳои корӣ;
- Музди меҳнат, нафақа ва қӯмакпулиҳои иҷтимоии кам;
- Камшавии харочоти давлат барои бахши иҷтимоӣ (маориф, тандурустӣ).

## *Барои паст кардани камбизоатӣ дар Тоҷикистон чӣ корҳо сурат гирифта истодаанд?*

Ҳукумати Тоҷикистон камбизоатиро ҳамчун яке аз проблемаҳои муҳимтарин эътироф карда, барои амалӣ намудани сиёсате, ки ба паст кардани камбизоатӣ равона шудааст, қӯшиши зиёд ба ҳарҷ медиҳад.

Чунон ки аллакай зикр шуд, Ҳукумат нуқтаи назари худро доир ба роҳҳои паст кардани камбизоатӣ дар соли 2002 дар Барномаи маҷмӯии паст кардани камбизоатӣ - дар Ҳучҷати Стратегияи паст кардани камбизоатӣ ба расмият даровард.

Ҳучҷати Стратегияи паст кардани камбизоатӣ ба зиёд намудани даромадҳои воқеӣ дар қишвар, тақсимоти одилонаи натиҷаҳои болоравии иқтисодӣ, аз ҷумла қӯмаки адресӣ, тавссеаи ташаббусҳои ҳусусӣ дар бобати таъсиси ҷойҳои корӣ, баланд бардоштани дастрасии табақаҳои камбизоат ба хизматрасониҳои тандурустӣ ва таҳсил, баланд бардоштани сифати идоракунӣ ва амният нигаронида шудааст.

Ҳучҷати Стратегияи паст кардани камбизоатӣ бо дарназардошти маълумоте, ки дар натиҷаи гузаронидани Таҳқиқоти умумииллии сатҳи зиндагӣ ва камбизоатӣ дар соли 1999 аз тарафи Бонки ҷаҳонӣ бо ширкати Агентии давлатии омор ба даст омадааст, таҳия шудааст.

Бонки ҷаҳонӣ гузаронидани Арзёбии таҷдидшудаи камбизоатиро ба нақша гирифтааст ва онро то охири августи соли 2003 анҷом ҳоҳад дод.

Арзёбии таҷдидшудаи камбизоатӣ таҳлили муқоисавие ҳоҳад шуд, ки имконияти мушоҳидаи равияи сатҳи зиндагии аҳолиро аз вақти Таҳқиқоти охирини умумииллии сатҳи зиндагӣ ва камбизоатӣ дар қишвар ва самаранокии тадбирҳои андешидашударо фароҳам ҳоҳад овард.

## ВАЗИФАИ 2

ТО СОЛИ 2015 ҲИССАИ АҲОЛИЕ, КИ АЗ ГУРУСНАГӢ АЗИЯТ МЕКАШАД, ДУ БАРОБАР КАМ КАРДА ШАВАД.

### **Зарурати асосии ҳама гуна хонавор маводи ҳӯрока мебошад.**

Нишондиҳандаи начандон баланди истеъмоли маводи ҳӯрока дар Тоҷикистон рӯ ба камшавӣ ниҳодааст. Мутобиқи арзёбии камбизоатии Бонки ҷаҳонӣ дар соли 2000, ҳолати ташвишовар аз нуқтаи назари истеъмоли ҳӯрока - афзоиши ҳиссаи хонаворҳое мебошад, ки дар як рӯз як бор ҳӯрок меҳӯранд ва ин нишондиҳанда аз 10 фоизи соли 1997 то 13 фоиз дар соли 1999 боло рафтааст.

Зиёда аз чоряки хонаворҳои қабизоаттарин ба ҳисоби миёна як бор ва камтар аз як бор дар як рӯз ҳӯрок меҳӯранд ва зиёда аз нисфи онҳо дар як рӯз ду ва камтар аз ду бор ҳӯрок меҳӯранд. Ташибишовар аст, ки дар байни ҳамаи он хонаворҳои камтар аз як бор дар як рӯз ҳӯрокхӯранда зиёда аз 50 фоизи хонаворҳо чунин мешуморанд, ки маҷбуранд миқдори истеъмоли ҳӯрокро дар давоми 6 моҳи минбаъда боз ҳам камтар кунанд.

Аз рӯи маълумоти расмӣ дар давоми солҳои 1992-2000 камшавии истеъмоли маводи ҳӯрока ба ҳар сари аҳолӣ ба вучуд омадааст.

### **Ҷадвали 2. Истеъмоли маводи ҳӯрока ба ҳар сари аҳолӣ дар як сол.**

Номгӯи озуқаворӣ	1992	2000	2002
Гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ	27,8	4,4	5,6
Шир ва маҳсулоти ширӣ	172,0	64,9	50,6
Тухм	99,0	18,0	24,0
Қанд, ба шумули маҳсулоти қаннодӣ	8,2	6,7	7,7
Нон	186,0	148,0	147,5
Сабзавот ва маҳсулоти полезӣ	98,3	98,5	77,4
Меваҷот ва ангур	25,6	50,8	27,1
Равғани растаниӣ	12,8	10,2	9,1

Манбаъ: Стратегияи Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҳифзи саломатии аҳолӣ барои давраи то соли 2010

Аз давраи ба даст овардани истиқлолият дар таркиби ҳӯроки сокинони Тоҷикистон ба ҳисоби миёна тағиироти зиёд ба вучуд омад, зимнан ин тағиирот ба сӯи истеъмоли маводи ҳӯроки арзонтар ба амал омадааст.

Чун анъана таркиби ҳӯроки сокинони Тоҷикистон аз шӯрбо, ки аз ингридиентҳои гуногун, аз ҷумла сабзавот, гӯшт, ҳамчунин угро тайёр карда мешавад, иборат буд. Файр аз ин, сабзавоте, ки бо биринҷ ва гӯшт омехта карда шудааст - палав (ҳӯрок бо

биринч ва гӯшт) ё гӯшт бо картошка дар як ҳафта чанд бор истеъмол мешуд. Имрӯз натиҷаҳои таҳқиқот нишон медиҳанд, ки гӯшт, тухм ва маҳсулоти қаннодӣ ба қатори маводи таҷаммулӣ дохил шудаанд. Мувофиқи таҳқиқоти Бонки ҷаҳонӣ зиёда аз нисфи ҳамаи оилаҳои пурсидашуда дар давоми 7 рӯзи то гузаронидани бозпурсӣ маҳсулоти гӯштӣ нахӯрдаанд, 61 фоизашон тухм ва 85 фоизи онҳо маҳсулоти қаннодӣ нахӯрдаанд. Аз чор се ҳиссаи аҳолӣ аз он дар ташвишанд, ки онҳо чӣ тавр эҳтиёҷоти ҳадди ақали зиндагии худро дар давоми 12 моҳи минбаъди таъмин карда метавонанд.

Дар ҳоле ки вазъи таъминот бо озукаворӣ дар сатҳи мушкил қарор дорад ва Тоҷикистон кишваре мебошад, ки бо камчинии озукаворӣ рӯбарӯ аст<sup>1</sup>, далелҳои ҳаробии вазнини ҳӯрока вучуд надоранд, vale як қатор таҳқиқоти антропометрӣ ва таҳлили таъминот бо маводи ҳӯрока дар давоми солҳои охир пастравии бемайлон ва қатъии сатҳи таъминот бо ҳӯрокаро равшан нишон медиҳанд. Мувофиқи маълумоти омори расмӣ дар тартиби ҳӯроки мактаббачагони 10-сола нисбат ба меъёрҳои тавсияшуда сафедаи маҳсулоти чорво ниҳоят кам (7-12 г ба ҷои 46 г) аст ва дар таркиби ҳӯроки мактаббачагони 15 -сола 10-15 г ба ҷои 54-59 г. (Таҳқиқоти миллӣ оид ба ҳӯрок, соли 2002).

Тағйироти соҳтори ҳӯрок дар давоми солҳои охир ба инкишофи ҷисмонӣ таъсири манфӣ расонид ва ба афзоиши бемориҳои мӯҳтоҷии алиментарӣ дар байни аҳолии Тоҷикистон мусоидат намуд. Таҳқиқоти миллӣ оид ба ҳӯрок, ки дар солҳои 2001 ва 2002 гузаронида шуданд, ошкор намуданд, ки суръати паҳншавии гипотрофия аз 6 моҳ то 5 сол 30,9%-ро ташкил медиҳад.

Маълумоти таҳқиқот назарияро, ки гипотрофияи шадид ҳусусияти мавсимӣ дорад, тасдиқ мекунад, зеро сатҳи беморӣ дар оғози фасли тирамоҳ баланд мешавад. Сабаби асосии гипотрофия бемориҳо мебошанд, ки бо истеъмоли об вобастаанд. Бемориҳои аз ҳама паҳншуда исҳол ва ОРВИ мебошанд.

Проблемаҳои мавҷудае, ки бо ҳӯроки аҳолии кишвар вобаста мебошанд, метавонанд барои ояндаи Тоҷикистон ва генофонди он ба оқибатҳои пешгӯинашавандай иқтисодӣ, зехнӣ ва иҷтимоӣ бурда расонанд.


### Ҷадвали 3. Паҳншавии гипотрофияи шадид мувофиқи минтақаҳо

Минтақа	Гипотрофияи умумӣ %
Қурғонтеппа	6,9
Кӯлоб	4,7
НТҶ	4,4
Суғд	3,4
ВМҚБ	5,3
Ҳамагӣ	4,9

Манбаъ: Таҳқиқоти миллӣ оид ба ҳӯрок, соли 2002

<sup>1</sup> Миссияи якҷояи арзёбии ФАО ва ВВТ СММ оид ба ҳосилнокӣ ва таъминоти озукаворӣ дар бораи эҳтиёҷоти зарурии воридоти гандум дар ҳаҷми 656 000 тонна гувоҳӣ медиҳад.


## Расми 6. Гипотрофияи шадиди умумӣ мувофиқи минтаҳо дар солҳои 2001-2002



Манбаъ: Тахқиқоти миллӣ оид ба хӯрок, соли 2002

Гипотрофияи музмин нишондиҳандай нимгуруснагии доимӣ мебошад ва дар сатҳи баланд боқӣ мемонад.

## Расми 7. Гипотрофияи музмин мувофиқи минтаҳо




Манбаъ: Тахқиқоти миллӣ оид ба хӯрок, соли 2002

Тавассути баъзе таҳкиқот муқаррар шудааст, ки зиёда аз 50% кӯдакон ва занони синну соли репродуктивӣ гирифтори камхунии бино ба камбуди оҳан бавучудомада (ЖДА) ва ҳолати камчинии йод (ЙДС) мебошанд. Аз рӯи маълумоти ТУТ ЖДА дар байни занони ҳомилаи Тоҷикистон то ба 80% мерасад.

Камбуди йод дар таркиби хӯрок сабаби дар ҷаҳон паҳншудатарини пайдоиши ақибмонии инкишофи ақлий мебошад.

Дар ҷараёни гузаронидани МИКИ муқаррар шудааст, ки танҳо 20% оилаҳо намаке, ки меъёри коғии йод дорад, истеъмол кардаанд.

**Расми 8. Намаки йодкардашуда. (Фоизи оилаҳое, ки намаки баробар йодкардашуда истеъмол мекунанд, 2000)**



Манбаъ: Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон

**Проблемаҳои муҳимтарини маркиби хӯрок ва саломатӣ аз рӯи натиҷаҳои таҳқиқоти дар Тоҷикистон гузаронидашуда инҳо мебошанд:**

- Камчинии шадиди хӯрок (таносуби вазн бо қад), логаршавии тифлони аз 6 то 59 - моҳа;
- Нимгуруснагии доимӣ, ақибмонии қадкашӣ (таносуби қад бо синну сол);
- Камвазнӣ (таносуби вазн бо синну сол);
- Камчинии оҳан ва витаминҳо дар байни занони синни репродуктивӣ (15-59) ва қӯдакони то 5-сола.

Бо вучуди ин, ки дар масъалаи саломатӣ ва хӯрок дар қисматҳои гуногуни кишвар баъзе ҷиҳатҳои муҳими ба ҳам монанд вучуд доранд, сатҳи ақибмонии инкишоф, ҳамчунин камчинии йод дар байни қӯдакони аз 6 то 12- сола ва паҳншавии васеи камхунӣ дар байни занон дар ВМКБ хеле ҷиддист. Ин далел гувоҳи он аст, ки вазъи камбизоатӣ дар ин қисмати Тоҷикистон шадидтар мебошад.

**Дар Тоҷикистон борои аз байн бурдани проблемаҳои вобаста ба хӯрок чӣ корҳо сурат гирифта истодаанд?**

Аз ҷониби Ҳукумат Барномаҳои миллии «Мубориза бо бемориҳои камчинии йод дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва «Пешгирии камхунии бино ба камии оҳан бавучудомада дар Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2002» тасдиқ шудаанд. Қонун «Дар бораи йодонидани намак» қабул шудааст. Аз миёнаи солҳои 90-ум дар бораи барномаи пешгирий кардани камчинии макронутриентӣ оид ба паст кардани сатҳи ЖДА ва ЙДС дар байни қӯдакон ва занон кор идома дорад.

Дар доираи лоиҳаи Бонки осиёии рушд доир ба беҳтар кардани хӯроқи модарон ва қӯдакон аз оилаҳои камтаъмин таъмини дастрасии 66% аҳолӣ ба намаки йодкардашуда ва 33% ба орди бо оҳан ганигардонидашуда, гузаронидани таҳқиқот оид ба арзёбии паҳншавии ҷоғар ва камхунӣ дар байни занон ва қӯдакон ба нақша гирифта шудааст. БУО СММ аз соли 2000 тақсимоти намаки йодкардашударо ба барномаҳои худ дохил кардааст.

## *Дар ҳоли ҳозир барои ҳалли проблемаҳои вобаста ба хӯрок зарур аст, ки:*

- Барномаи давлатии хӯрокхӯрии солим ва фаъолияти чисмонӣ таҳия карда шавад;
- Низоми мониторинги ҳолати воқеии хӯрок ва паҳншавии бемориҳои вобаста ба он бо мақсади таҳияи тадбирҳои пешгирии нуқсҳое, ки бо хӯроки аҳолии Тоҷикистон вобастаанд, ташкил карда шавад;
- Барои ба роҳ мондани назорат ва сифати (безараии) маводи хӯрока ва ашёи хоми озуқаворӣ, яъне ташкили лабораторияи бо техниқи муосир таҷхизонидашуда шароит фароҳам оварда шавад;
- Сандуқи озуқавории ҳадди ақали аҳолии Тоҷикистон, ки бо талаботи вақт мутобиқ бошад, таҳия карда шавад;
- Барои таблиғи донишҳои муосир дар бораи хӯрок ва пешгирии бемориҳои вобаста ба хӯрок, таълимӣ мутахассисон дар соҳаи хӯрок низоми барномаҳои маърифатӣ ташкил карда шавад.



© Йоҳанес Худоба

# ҲАДАФИ 2

## ТАЪМИНИ ТАҲСИЛОТИ УМУМИИ ИБТИДОЙ



*Таҳсил - асоси муҳим барои мубориза бо камбизоатӣ,  
таҳқими нақши занон, ҳимояи кӯдакон аз меҳнати  
заарнок ва истисморгарона, истисмори  
шаҳвонӣ мебошад.*

### ВАЗИФАИ З

**ТО СОЛИ 2015 БАРОИ КӮДАКОНИ, ҲАМ БАРОИ ПИСАРҲО ВА ҲАМ БАРОИ  
ДУХТАРОН ИМКОНИЯТИ ТАҲСИЛОТИ ИБТИДОИИ МАКТАБӢ ДАР ҲАҶМИ  
ПУРРА ТАЪМИН КАРДА ШАВАД.**

***Оё Тоҷикистон ба Ҳадафи 2 рушиди ҳазорсола то соли 2015 расида  
метавонад?***

Дар сурати аз ҷониби Ҳукумат, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва баҳши хусусии Тоҷикистон андешида шудани тадбирҳои якҷоя ва дар сурати дастирии ҷомеаи байналхалқӣ вазифаи то соли 2015 барои тамоми писарҳо ва духтарон фароҳам овардани шароити таҳсили асосии нӯҳсола дар ҳаҷми пурра *иҷро шуда  
метавонад*. Амалан, нақшаҳои Ҳукумат аз доираи ҳадафҳои ҳазорсола берунанд ва ба афзоиши сатҳи фарогирии кӯдакон бо таҳсили миёна, олий, қасбӣ ва техникӣ даҳл доранд.

Бо вучуди кӯшиш ва иродai сиёсии Ҳукумат доир ба ноил шудан ба таҳсили умумии асосӣ дастирии молиявӣ ва техникии ҷомеаи байналхалқӣ низ зарур аст. Дар ҳоле ки давлат барои татбиқи ӯҳдадориҳои конститутсионӣ ва қонунӣ дар бораи додани таҳсили асосӣ масъулиятиро пурра ба ӯҳда мегирад, волидайн, оилаҳо, тоҷирону соҳибкорон ва ҳамаи ҷомеа дар маҷмӯъ бояд ба дастирии пешрафт барои таҳсили умумӣ омода бошанд.

## *Вазъияти корҳо дар ҳоли ҳозир*



Мутобики конститусия ҳар кас ҳуқуки таҳсил дорад. Таҳсили асосӣ, аз синфи 1 то синфи 9 ҳатмӣ ва бепул аст<sup>2</sup>.

Дар соли 1990, бевосита пеш аз истиқлолият ҳамаи нишондиҳандаҳо дар бахши таҳсил нисбат ба ҳозир баландтар буданд. Проблемаҳои давраи гузариш, ки бар асари низоми шаҳрвандӣ мураккаб гардидаанд, барои низоми таҳсил оқибатҳои вазнин доштанд.

Бо вучуди ин, ки маълумоти оморӣ на ҳамеша дастрас аст, доир ба инфраструктураи воқеӣ, бо таҳсил фаро гирифтани ва сатҳи давомот, сифати дарсгӯй ва шумораи муаллимон ва дигар нишондиҳандаҳо маълумоти коғӣ мавҷуд аст, ки дар асоси он метавон проблемаҳои афзалиятноки бахши маорифро муайян кард. Як қатор таҳқиқоти дар давоми ду соли охир гузаронидашуда барои ба нақша гирифтани фаъолият, ба шумули кори ҷиддӣ, аз ҷумла доир ба пешниҳод ва нигоҳдории маълумоти пурраи оморӣ асос медиҳанд.

Дар солҳои 1990 фарогирӣ бо таҳсили умумӣ мунтазам паст мерафт. Агар дар соли 1989 он 94,3%-ро ташкил дода бошад, пас соли 2000 фақат 88,4%-ро ташкил намуд. Аммо дар ду соли охир аз рӯи маълумотҳои расмии оморӣ болоравии фаро гирифтани бо таҳсили умумӣ ба қайд гирифта шудааст. Сатҳи хавфи аз таҳсили миёна маҳрум мондани духтарҳо нисбат ба писарон хеле баландтар аст. Соли 2001 синфи 11-ро 63,3% писарон ва ҳамагӣ 36,7 духтарон ҳатм карданд. Дар соли таҳсили 2002-2003 дар мактабҳои ибтидой ва миёна 1619,4 ҳазор бачагон, аз ҷумла 1,7 ҳазор кӯдакони нуқси ҷисмонӣ ва ақлидошта дар муассисаҳои давлатии низоми Вазорати маориф таҳсил мекарданд. Духтарҳо 46,4% мактабхонҳоро ташкил медоданд.

## *Базаи қонунгузорӣ ва маблаггузори маориф*

Дар давоми 12 соли охир якчанд санадҳои концептуалӣ, Нақшҳои кор ва қонунҳо таҳия карда шуданд, ки манфиатдории Ҳукуматро дар масъалаи беҳтар кардани сифати таҳсил нишон медиҳанд. Санадҳои асосӣ иборатандаз:


- Қонун дар бораи маориф;
- Нақшай миллии рушди бахши маориф (НМРБМ) барои солҳои 2003-2010;
- Ҳисоботи миллии «Таҳсил барои ҳама 2000»;
- Консепсияи миллии маориф дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (2002);
- Ҳучҷати Стратегияи паст кардани камбизоатӣ (2002) (оид ба бахши маориф 43 тавсияи маҳсусро дарбар мегирад).

Вале бо сабаби мушкилоти молиявӣ муқаррароти асосии ин санадҳо ва асноди дигар ва барномаҳо дар ҳаҷми пурра татбиқ карда нашуданд. Ҳукумат эътироф мекунад, ки маъмулан дар қишварҳое, ки вазъи иқтисодии онҳо ба ҳамдигар монанд мебошад, аз 4 то 6 фоизи ММД барои маориф чудо карда мешавад ва ба зимма мегирад, ки

<sup>2</sup> Таҳсили асосӣ дар Тоҷикистон аз таҳсили ибтидой - синфҳои 1-4 ва таҳсили миёнаи нопурра - синфҳои 5-9 иборат аст. Таҳсили миёнаи пурра синфҳои 10 ва 11-ро дарбар мегирад.

маблағузории соҳаи маорифро зиёд мекунад. Мутобики Ҳучҷати Стратегияи паст кардани камбизоатӣ Ҳукумат бояд маблағузории маорифро дар давраи се сол ба андозаи 0,2% ММД баланд бардорад.

### Расми 9. Харочот барои маориф



Манбаъ: Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон (сатри боло);  
БЧ (сатри поён)<sup>3</sup>

Аз рӯи ҳисобҳо, барои татбиқи НМРБМ 175 млн. доллари ИМА зарур аст.

Ба нақша гирифта шудааст, ки то 10% харочот аз фондҳои давлатӣ ва маблағҳои боқимонда аз тарафи чомеаи ҳамаи ҷудо карда шавад. Дар ҳоли ҳозир манбаъҳои асосии кӯмак ба бахши маориф Бонки ҷаҳонӣ, БОР, ОПЕК, Бонки исломии таҷдид ва тараққиёт, Ҳукуматҳои Германия, ИМА, Нидерландия ва Британияи Кабир, Фонди Сорос ва Фонди Оғоҳон мебошанд; ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО ва БУО хеле маблағ ҷудо мекунанд.

### Проблемаҳои асосӣ чигунаанд?

Агар мафҳуми концептуалии «мактаб-хайрҳоҳи кӯдакон» татбиқ карда шавад, мушкилоти ба ҳамаи кӯдакон додани таҳсили асосӣ шояд қисман аз байн бурда шавад. Ҳусусияти якуми ин концепсия аз он иборат аст, ки он ба риояи ҳуқуқи бачагон асос ёфтааст. Ин маънини таъмини чунин шароитро дорад, ки дар сурати мавҷуд будани онҳо ҳамаи бачаҳо ба таҳсили бепули мактабӣ ва мактабравӣ дастрасӣ пайдо мекунанд. Баъзе бачаҳо бо сабаби қимат будани китобҳои дарсӣ ва дигар маводи таълим ё бо сабаби он, ки волидайни онҳо барои ҳаридани пойафзол ва либос пул надоранд, ба мактаб намераванд. Агар бачаҳо ба мактаб намераванд ё тамоман аз баҳри таҳсил мебароянд, онҳоро пайдо кардан ва барои ба мактаб баргаштанашон кӯмак кардан зарур аст. Ин ҳусусан ба дуҳтарҳо даҳл дорад, ки бо вучуди сатҳи беҳтарӣ дониш мактабро нисбат ба писарҳо зудтар тарқ мекунанд.

Дуюм, таҳсили асосӣ бояд ба кӯдак равонашуда ва инклузивӣ бошад. Ин чунин маъниӣ дорад, ки ҳамаи бачаҳо, сарфи назар аз мансубияти этникӣ, ҳолатҳои оилавӣ ё қобилияти ҷисмонӣ ва ақлӣ, то дараҷае, ки ин имкон дорад, бояд ба низоми таҳсили

<sup>3</sup>«Тоҷикистон. Обзори бахши маориф: Рафъи мушкилот дар маориф: Интихоби сиёсат барои насли оянда», Николас Барнет ва Муқим Темуров, БЧ, лоиҳа, марта 2003.

мактабӣ ҷалб шаванд. Масалан, Тоҷикистон кишвари сермиллат аст, ки дар он қӯдакони тоҷикон, ўзбекҳо, қирғизҳо, туркманҳо, қазоқҳо ва русҳо бояд имконияти таҳсилро бо забони модарии худ дошта бошанд. Таъмини таҳсил бо панҷ ё шаш забон душвор ва гарон аст.

Ғайр аз ин, ҳазорҳо қӯдакон аз ғамхории волидайн ва оила маҳруманд ва дар интернатҳо зиндагӣ мекунанд. Ҳукумат барои чунин қӯдакон оилаҳои васӣ пайдо карда, қӯшиш дорад, ки онҳоро дар интернатҳо нагузошта, ба мактабҳои давлатӣ ҷой намояд. Ин ҳамчунин ба бачаҳои дорои нуқси ҷисмонӣ ва ақлӣ низ даҳл дорад.

Вазифаи сеюм барои ҳамаи бачаҳо таъмин кардани таҳсили банаざргирандай масъалаҳои гендерӣ мебошад. Камбизоатӣ, таҳсили пулакӣ, пастравии обрӯи маориф ва эҳёи анъанавии тақсимоти нақшҳо дар оила ва ҷамъиятҳо ҳамчунин сабабҳои камшавии шумораи духтарон нисбат ба писарҳо дар мактабҳо мебошанд. Дар соли 1998<sup>4</sup> дар синфҳои 5-9 ба ҳар 100 нафар писар факат 89 духтар ва соли 2002 86 нафар таҳсил мекард.

Чорум, Ҳукумат ўҳдадор шудааст, ки мактаби таҳсили сифатнокро дар ҳамаи зинаҳо ташкил намояд. Ин ҳам ба мазмуни сифатноки барномаҳову нақшаҳо ва ҳам ба раванди сифатноки таълим даҳл дорад. Вазорати маориф бо мақсади навсозӣ ва ба номгӯи чун анъана маҳдуди фанҳо доҳил кардани фанҳои иловагӣ ба мазмуни барномаҳо баъзе тағиирот ворид намуд. Сарфи назар аз ин, ки ин меъёрҳои нав бо мақсади аз байн бурдани номутибиқатии меъёрҳои кӯҳнаи шӯравӣ бо воқеяят таҳия карда шудаанд, онҳо ҳанӯз ҳам ба дониш ва мазмун нигаронида шудаанд. Ҳукумат қӯшиш дорад ба чунин таҳсили асосие гузашта шавад, ки дар зехни мактаббачаҳо меъёри баланди ҳудбаҳодиҳӣ, муносибат ба таҳсил аз рӯи принципи «барои он меҳонам, ки хонданро омӯзам», муҳокимаронии мустақилона ва қобилияти фикрронии сатҳи баландро инкишоф дихад. Лекин дар баробари тағиир додани мазмун ва усулҳои барномаҳо нашр кардан ва барои муаллимону шогирдон дастрас гардонидани китобҳои дарсии нав зарур аст.

Вазифаи панҷум аз таъмини мактабҳо бо муаллимони ба андозаи кофӣ таълимдида, соҳибмаърифат ва баландиҳтисос иборат аст. Ҳазорҳо муаллимон ва кормандони баландиҳтисос ё аз Тоҷикистон рафтанд ё қасб ва ҷои корашонро иваз карданд; дар мактабҳо зиёда аз 10 000 муаллимони зинаҳои гуногун намерасанд. Зарур аст, ки маоши муаллимон зиёд карда шавад; дар ҳоли ҳозир маоши онҳо ба ҳисоби миёна 22 сомониро дар як моҳ ташкил мекунад, ки нисбат ба маоши миёна дар кишвар тақрибан 30% камтар аст. Баланд бардоштани сифати тарбияи муаллимон ҳам дар давраи таҳсили онҳо дар донишгоҳҳо ва ҳам дар ҷараёни бозомӯзӣ ва такмили ихтиносашон дар давраи фаъолияти касбӣ зарур аст.

Ба ихтиёри қӯдакон ва муаллимон мухити сифатноки зистро бояд гузошт. Дар ҷараёни ҷангӣ ғарҷдани<sup>5</sup> камаш 20% мактабҳо ба таври ҷиддӣ ҳароб шуданд ва набудани нигоҳубини зарурӣ боис гардид, ки дар мактабҳо марказгармӣ нест, бомҳо сӯроҳанд, тирезаҳо шикаста, фарш ва мебел вучуд надорад. Дар мактабҳо ҳамчунин қисми зиёди таҷҳизоти зарурӣ, аз қабили компьютер, мошини нусхабардорӣ, телефон ва мебели идора нест.

<sup>4</sup> Ягон ҷизи навтаре нест? ЮНИСЕФ «Ҳукуқ ба таҳсили сифатнок», 2002, с.78.

<sup>5</sup> Ҳисоботи миллӣ оид ба ОДВ (2000)

Ниҳоят, Ҳукумат идоракуни якҷояи мактабро маъқул мешуморад. Аъзои ҷамъият ва волидайн ба ҳаёти мактаб ба воситаи Ассоциатсияи волидайн ва муаллимон ва кумитаҳои волидайн дар назди мактабҳо ҷалб карда мешаванд. Асноди қонунгузории ба наздикӣ қабулишуда ба мактабҳо иҷозат медиҳанд, ки бо мақсади беҳтар намудани муҳити таълим дар мактаб бо фаъолияти ҷалб кардани фондҳо машғул шаванд. Ҳукуматҳои маҳаллӣ ва волидайн метавонанд масъулияти муайянни молиявӣ ва маъмуриро ба дӯши худ гиранд. Ҳуди мактаббачагон, ҳатто хонандагони синфҳои поёнӣ ҳамчунин дар ҳалли қарорҳое, ки ба онҳо ва муҳити таълим дар мактаб таъсир мерасонанд, ширкат карда метавонанд.

### ***Барои ноил шудан ба ҳадафҳои рушд дар остонаи ҳазорсола чӣ корҳоро бояд анҷом дод?***

Ҳукумат афзалиятҳои дақиқро муайян кардааст. Барои беҳтар намудани сифати таҳсил, таъмини дастрасии озод ба таҳсил идома додани раванди ислоҳоти низоми маориф зарур аст, аз ҷумла:

- Тахияи меъёрҳо ва стандартҳо мутобики Консепсияи миллии маориф;
- Зиёд намудани маблағгузорӣ ба бахши маориф ва баланд бардоштани самаранокии маблағгузории бахш;
- Тахияи нақшаҳо ва барномаҳо мутобики меъёрҳои байнҳалқӣ, ҳамчунин тахияи нақшаҳои муфассал доир ба нашри миқдори кофии китобҳои дарсӣ барои ҳамаи зинаҳо ва бо ҳамаи забонҳои таълим;
- Татбиқи Қарори Ҳукумат доир ба компьютериқунонии мактабҳои асосӣ ва миёна;
- Татбиқи Нақшай миллии тарбияи муаллимон;
- Беҳтар намудани базаи моддиву техникии мактабҳои ҳамаи зинаҳо, ба шумули марказгармӣ, обрасонӣ ва санитарӣ, ҳамчунин таҷҳизоти мактабӣ;
- Инкишоф додани инфраструктураи мактабҳои миёнаи касбӣ;
- Таъмин кардани робитаи оила ва ҷамъият бо раванди тарбия ва таълим, ба шумули таҳсили духтарҳо дар ҳамаи зинаҳо;
- Таъмин кардани робитаи таҳсил бо илм.





© Кристоф Грилл

# ҲАДАФИ З

**ТАШВИҚИ БАРОБАРИИ МАРДОН  
ВА ЗАНОН ВА ТАВСЕАИ ҲУКУҚ  
ВА ОЗОДИҲОИ ЗАНОН**



*Баробарии гендерӣ шарти зарурии рушди устувор аст.  
Кофи Аннан, Дабири Кулли СММ*

## ВАЗИФАИ 4

**МАТЛУБАН ТО СОЛИ 2005 НОБАРОБАРИИ БАЙНИ ЧИНСҲО ДАР СОҲАИ ТАҲСИЛОТИ ИБТИДОЙ ВА МИЁНА ВА НА ДЕРТАР АЗ СОЛИ 2015 ДАР ҲАМАИ ЗИНАҲОИ ТАҲСИЛАЗ БАЙН БУРДА ШАВАД.**

***Оё Тоҷикистон ба Ҳадафи З Рушди ҳазорсола то соли 2015 расида метавонад?***

Сатҳи баробарии чинсҳо дар таҳсили ибтидой баланд аст, вале мушкилоти иқтисодӣ ва дигаргуниҳои иҷтимоӣ давраи гузариш зарibi ба зинаҳои минбаъдаи таҳсил фаро гирифтани хусусан духтарҳоро аз оилаҳои камбизоат паст гардониданд. Ин фарқи гендерӣ минбаъд низ метавонад зиёд шавад, он вакт барои кишвар иҷрои ин ҳадафи ҳазорсола **душвор ҳоҳад шуд**.

## ***Дар Тоҷикистон барои таҳқими нақши занон чӣ корҳо сурат гирифта истодаанд?***

Конситутсияи Тоҷикистон ҳуқуқ ва озодиҳои баробарро ба ҳар як шаҳрванд, сарфи назар аз ҷинс кафолат медиҳад. Тоҷикистон аз байни кишварҳои ИДМ яке аз аввалинҳо шуда Декларация оид ба рафъи зӯроварӣ дар ҳаққи занон ва Декларатсия оид ба ҳуқуқҳои сиёсии занонро ба тасвиб расонид.

Аз тарафи Ҳукумат доир ба муқаррар намудани баробарии гендерӣ чунин санадҳои меъёриву ҳукуқӣ қабул карда шудаанд:

- «Нақшай миллии фаъолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба баланд бардоштани мақом ва нақши занон барои солҳои 1998-2000», ки самтҳои тандурустӣ, таҳсил ва тарбияи кадрҳо, мубориза бо камбизоатӣ, ҳимояи ҳуқуқи занон, пешгирии зӯроварӣ дар ҳаққи занон, занон ва экологияро дарбар мегирад, тасдиқ шудааст;
- Моҳи декабри соли 1999 Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тадбирҳо оид ба баланд бардоштани нақши занон дар ҷомеа» Фармон содир намуд, ки барои тарбия ва ба вазифаҳои роҳбаркунандай ҳамаи сохторҳои сиёсӣ ва хоҷагӣ пешбарӣ кардани занон асос шуд.
- Барномаи давлатии «Самтҳои асосии сиёсати давлатӣ доир ба ноил шудан ба ҳуқуқ ва имкониятҳои баробари мардон ва занон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2001-2010» маъқул дониста шудааст.

Сиёсати давлат доир ба таъмини ҳуқуқ ва имкониятҳои баробар бидуни иштироки баробархуқӯонаи мардон ва занон дар ташаккул ва татбиқи он муваффақона буда наметавонад. Сиёсати мақсадноки Ҳукумат оид ба пешбарии занон ба комёбии онҳо дар интихоботи Парламенти кишвар мусоидат намуд. Дар палатаи поёни Парламент занон 11 намоянда доранд, ки 17,5% ҳисоби умумии вакilonро ташкил медиҳад ва дар палатаи болой занон 5 намоянда доранд, ки 14,7% ҳисоби умумиро ташкил мекунад. Нишондиҳандаҳои намояндагии занон дар мақоми олии қонунбарори Тоҷикистон нисбат ба дигар кишварҳои ИДМ ва давлатҳои аврупой баланд аст.


Нишондиҳандаҳои иштироки занон дар мақомоти ҳокимияти намояндагии маҳаллӣ беҳтар шуданд. Агар дар корпуси пештараи вакilon (1996) дар сатҳи вилоят занон 4,4%-бошанд, ҳоло (2000) онҳо 11,6%-ро ташкил медиҳанд.

Дар баробари ин ки дар масъалаи ҷалби занон ба раванди қабули қарорҳо тамоюлҳои мусбат ҳастанд, дар сохторҳои ҳокимияти Тоҷикистон нобаробарии тавозуни гендерӣ ҷой дорад.

Дар мақомоти ҳокимияти иҷроия вазни қиёсии занон дар сатҳи 21,1% қарор дорад. Дар шоҳаи судии ҳокимияти Тоҷикистон низ нобаробарии гендерӣ ба назар мерасад, вазни қиёсии занон дар байни судяҳо 20,8% аст (2003).

Шароити мусоид барои рушди ҷомеаи шаҳрвандӣ боиси афзоиши шумораи Созмонҳои ҷамъиятии занон гардид. Аз соли 1992 бо дастгирии ташкилотҳои байналхалқӣ созмонҳои Гайрихӯуматии занон (СҒЗ) кори худро фаъол намудаанд, ки рушди ҷомеаи шаҳрвандӣ ба ин раванд шароит фароҳам овард. Афзоиши шумораи созмонҳои ҷамъиятии занон мушоҳида мешавад.


**Расми 10. Афзоиши шумораи созмонҳои гайрихукуматии занон**



Манбаъ: Маълумотномаи CFX занон, ОО «Гендер ва Рушд», соли 2001.

Шумора ва фаъолияти CFX-и занон на факат дар сатҳи байналхалқӣ ва миллӣ, балки инчунин дар сатҳи вилоятӣ, шаҳрӣ ва ноҳиявӣ меафзояд.

**Расми 11. Шумораи созмонҳои гайрихукуматии занон мувофиқи зинаҳо**




Манбаъ: Маълумотномаи CFX занон, ОО «Гендер ва Рушд», соли 2001.

Созмонҳои гайрихукуматии занон дар Тоҷикистон дар натиҷаи тамоси бевосита бо аҳолӣ на танҳо проблемаҳоро ошкор меқунанд, балки ба Ҳукумат дар ҳалли проблемаҳои мушахҳас дар чунин соҳаҳо ба монанди ҳифзи иҷтимоӣ, маориф, саломатии занон ва шуғли онҳо кӯмак мерасонанд.

Таҳлили омори гендерӣ дар кишвар дастрасии маҳдуди занон, хусусан духтарони деҳотро ба таҳсил ошкор намуд. Камшавии босуръати шумораи духтарон дар мактабҳо асосан баъди синфи 9, яъне баъди хатми таҳсили ҳатмии умумӣ мушоҳида мешавад.

## Расми 12. Фоизи духтарон мувофиқи навъҳои таҳсил



Манбаъ: Кумитаи давлатии омори Ҷумҳурии Тоҷикистон

Даромади ноҷизи оила барои таълимӣ писарон сарф мешавад ва духтаронро барои барвақттар ба шавҳар додан омода мекунанд. Масалан, аз натиҷаҳои таҳқиқоти иҷтимоиву фарҳангие, ки иттиҳодияи ҷамъиятии «Гендер ва Рушд» дар соли 2000 гузаронидааст, диде мешавад, ки таҳсили олиро барои писарон 86,2% пурсидашудагон ва барои духтарон 40%-и онҳо зарур медонанд.

Бо ташаббуси Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 1997 ҳамаи мактабҳои олии кишвар духтарони дехотро дар асосҳои имтиёзном қабул мекунанд. Онҳо имтиҳон намесупоранд, танҳо аз сӯҳбат мегузаранд. Ин тадбир бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.12.1999 № 5 ва Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19.04.2001 № 1999 «Дар бораи қабули духтарон ба мактабҳои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи квотаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2001–2005» ба ҳукми қонун дароварда шуд.

Нобаробарии гендерӣ дар соҳаи илм мушохида мешавад. Занони Тоҷикистон 17% олимонро ташкил мекунанд, ки аз онҳо 26,8% номзади илм ва 5,4% доктори илм мебошанд.

Гузариш аз низоми банақшагирии марказонидашуда ба иқтисоди бозорӣ боиси бад шудани вазъи занон гардид, онҳо хеле осебпазир шуданд. Занҳо аввалин шуда ба сафи бекорон пайвастанд ва дар бозори маҳдуди меҳнат аз рақобат берун монданд. Аз ҳисоби умумии аҳолии аз ҷиҳати иқтисодӣ фаъол занон 47,1%-ро ташкил мекунанд. Дар байни бекорони расман ба қайд гирифташуда вазни қиёсии занон 54,9% аст. 52,4% занон хонанишин мебошанд. Музди миёнаи моҳонаи занон 21,05 сомонӣ (7 доллари ИМА) аст, ки 52% музди миёнаи моҳонаи мардонро ташкил медиҳад. Занон асосан дар бахшҳои каммузди иқтисодиёт, ба монанди кишоварзӣ, маориф, тандурустӣ машгули коранд.

**Чадвали 4. Вазни қиёсии мардон ва занон дар байни ахолии машғули кор ва музди миёнаи меҳнат мувофиқи соҳаҳои иқтисодиёт.**

	Дар соҳаҳо машғули коранд		Музди миёнаи меҳнат	
	мардон	занон	мардон	занон
Ҳамагӣ аз рӯи соҳаҳо	52,9	47,1	40,1	21,0
Аз ҷумла:				
Саноат	58,1	41,9	130,0	57,0
Кишоварзӣ	47,0	52,8	20,6	15,5
Хочагии ҷангӣ	88,9	11,1	10,0	7,0
Нақлиёт	83,2	16,8	61,7	52,7
Алоқа	68,4	31,6	101,9	74,6
Соҳтмон	86,5	13,5	73,9	43,7
Савдо, ҳӯроқи умумӣ	71,9	28,1	21,4	15,7
Геология	71,0	29,0	57,8	30,0
Дигар соҳаҳои истеҳсолоти моддӣ	88,1	11,9	32,8	24,7
Тандурустӣ, таъминоти иҷтимоӣ	41,4	58,6	8,7	8,5
Маориф	50,7	49,3	25,7	15,0
Фарҳанг ва санъат	59,1	40,9	28,9	15,7

*Манбаъ: Кумитаи давлатии омори Ҷумҳурии Тоҷикистон*

Баъди ҷангӣ граждании соли 1992 шумораи хонаворҳое, ки саробонашон занон мебошанд, афзуд ва мувофиқа маълумоти ЮНИФЕМ шумораи онҳо то июли соли 2002 70 000 буда, ҳамчунин баланд боқӣ мемонад. Сабабҳои асосии афзоиши ин ракам аз даст додани саробон ва муҳоҷирати афзояндаи меҳнатии мардон ба ҳориҷа мебошанд. Таҷриба ва дониши занон доир ба пешбурди ҳочагӣ кам аст ва ин яке аз сабабҳои дастрасии маҳдуди онҳо ба захираҳои молиявӣ ва замин мебошад.

Ҳарчанд ки дар Тоҷикистон де-юре дар масъалаи баробарии ҳуқуқи занон бо мардон ягон табъиз вуҷуд надорад, де-факто занон дар татбиқи ҳуқуқҳои худ нисбат ба мардон бар асари як қатор сабабҳои зерини иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ имкониятҳои маҳдуддоранд:

- Бетарафии гендерии сиёсати макроиқтисодӣ;
- Сатҳи нисбатан пасти шуғл ва даромади занон дар муқоиса бо мардон;
- Сатҳи пасти хизматрасониҳои иҷтимоӣ;
- Бесаводии ҳуқуқии аҳолӣ;

- Пойбандй ба стереотипҳои гендерӣ дар бораи нақши дуюмдараҷаи зан дар оила ва ҷомеа;
- Нодида гирифтани меҳнати хонагии занон, тақсимоти нобаробари масъулият ва ӯхдадориҳо доир ба тарбияи фарзандон ва пешбуруди корҳои ҳочагидорӣ;
- Сатҳи пасти иштироки занон дар қабули қарорҳо.

Барои аз байн бурдани монеаҳои маъмулӣ ҳамчун илова ба ҷорабинҳои мавҷуда андешидани тадбирҳои зерин зарур аст:

- Механизми иҷрои қонунҳое, ки муносибатҳои гендериро танзим мекунанд, такмил дода шавад;
- Барои занон дар мақомоти идоракунӣ квота муқаррар карда шавад;
- Ҳангоми татбиқи Стратегияи миллии паст кардани сатҳи камбизоатӣ ҷиҳати гендерӣ ба назар гирифта шавад;
- Ба воситаи барномаҳои қарзҳои хурд фаъолияти иқтисодии занон ташвиқ карда шавад;
- Инкишоф додани низоми расмӣ ва ғайрирасмии маърифати аҳолӣ дар соҳаи ҳуқуқ ва масъалаҳои гендерӣ зарур аст;
- Барои дастрасии баробари занон ва мардон ҳам ба захираҳои моддӣ ва ҳам имкониятҳои маърифатию фарҳангӣ механизми зарурӣ ба вуҷуд оварда шавад;
- Ҳамкории иҷтимоии байни Ҳукумат ва CFX доир ба ҳалли проблемаҳои гендерӣ инкишоф дода шавад.



© Геннадий Ратушенко

# ҲАДАФИ 4

**КАМ КАРДАНИ  
ФАВТИ КҮДАКОН**



*Миллионҳо кӯдакон, ки метавонистанд зинда монанд, ҳар сол аз набудани хизматрасонии тиббӣ, оби тоза, шароити бехатари хонагӣ ё ҳӯроки кофӣ фавт мекунанд.*

*Суханронии Дабири кулли СММ*

## ВАЗИФАИ 5

**ФАВТИ КҮДАКОНИ ТО 5 СОЛА АЗ СЕДУ ҲИССА КАМ КАРДА ШАВАД.**

***Оё Тоҷикистон то соли 2015 ба Ҳадафи 4 расида карда метавонад?***

Вазъи сатҳи фавти кӯдакони навзод ва модарон дар Тоҷикистон хеле мураккаб боқӣ мемонад. Маълумоти омори расмӣ ва таҳқиқоти мустақил доир ба суръати камшавии фавти кӯдакони навзод ва модарон дар давраи баъди соли 1990 аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Аммо маълумоти мавҷуда барои чунин таҳмин имкон медиҳад; Аз ӯҳдаи расидан ба ҳадафи рушди ҳазорсола доир ба 2\3 кам кардани фавти кӯдакон, ки дар барномаи СММ эълон шудааст, мустақилона баромадани Тоҷикистон ***дар гумон аст.***

Таваллуди тифли солим аз бисёр ҷиҳат аз ҳолати иҷтимоию иқтисодӣ ва сатҳи маърифати оила, саломатии волидайн ва дастгирии ҳамаҷониба, ба шумули дастрасӣ ба кӯмаки сифатноки тиббӣ ва кӯмаки моҳиронаи акушерӣ вобаста аст.


Дар соҳтори аҳолии кишвар занон 49,9%-ро ташкил мекунанд, ки аз онҳо 49,3% занони синни зоянда ва 9,4% болотар аз синни зоянда мебошанд.

Мувофиқи маълумоти таҳқиқоти хонавор (Бонки ҷаҳонӣ ПРООН таҳқиқоти соли 2000) қариб 37% ҳомиладорон кӯмаки перинаталӣ нигирафтанд. Вазни қиёсии таваллуди хонагӣ меафзояд: соли 1997 27,7% ва соли 2000 42,1%. Аз рӯи маълумоти МИКИ 2000 танҳо 71% таваллуд дар зоишгоҳҳои кишвар сурат гирифтааст. Зимнан нишондиҳандай пасттарини таваллуди зоишгоҳӣ дар вилояти Ҳатлон мебошад (63%). Мувофиқи маълумоти МИКИ танҳо 47% навзодҳо дар Тоҷикистон ҳангоми таваллуд камтар аз 2500 грамм вазн доранд.

Дар давоми солҳои охир пастравии шумораи таваллуди кӯдакон ҷой дорад, масалан агар соли 1998 шумораи умумии кӯдакони таваллудшуда 185 700 бошад, пас соли 2002 ин рақам 150 964-ро ташкил дод, пастравӣ 18,71% аст.

Тамоюли камшавии шумораи фавти тифлони то 1-сола ба қайд гирифта шудааст, масалан соли 2002 фавти тифлон нисбат ба соли 1998 19,35% камтар шудааст (мувофиқи маълумоти Кумитаи давлатии омори Ҷумҳурии Тоҷикистон). Аз рӯи маълумоти расмӣ шумораи фавти кӯдакон дар соли 2001 27,9%-ро ташкил додааст.

### Расми 13. Таваллуд ба ҳар 1000 одам




Манбаъ: Вазорати тандурустии ҶТ

Паст гардидани нишондиҳандаҳои таваллуд ва фавт на танҳо боиси тағйир ёфтани вазъи демографӣ, балки боиси паст шудани бақайдгирии таваллуд ва фавт гардид, ки ин ба сатҳи пасти ҳаёти иҷтимоиву иқтисодии аҳолӣ ва вазни қиёсии дар хона таваллудкунӣ вобаста аст. (Мувофиқи натиҷаҳои санчиши ВТ Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 1996).

Мувофиқи маълумоти МИКИ - 2000 сатҳи фавти кӯдакон ба ҳар 1000 нафар 89 нафар, сатҳи фавти кӯдакони синни то 5-сола бошад ба ҳар 1000 нафар 126 нафарро ташкил медиҳад.

Хисобу китоби фавти күдакон қисман бинобар муайянкуниҳои гуногуни зинда таваллудшудагон ҳамчун вазифаи душвор баррасӣ мешавад. Қабул намудани муқаррароти байналмилалӣ, ки ТУТ таҳия кардааст, бештар муҳим мегардад. Мувофиқи ҳисоботи лоиҳаҳои намунавӣ, ки дар соли 2003 татбиқ карда мешаванд, шояд усули пешбуруди ҳисобу китоби фавти күдакон тафйир дода шавад<sup>6</sup>.

#### Расми 14. Фавти навзодҳо ба ҳар 1000 зинда таваллудшудагон



Манбъ: Вазорати тандурустии ҶТ

Дар соҳтори фавти күдакон дар соли 2000 бемориҳои узвҳои нафас - 23,6%, бемориҳои сироятӣ ва паразитӣ - 21,9%, ҳолати дар давраи перинаталӣ рӯйдода - 18%, таваллуди файриоддӣ 4 фоизро ташкил медиҳанд. Ҳамзамон нисбат ба соли 1998 дар соли 2000-ум 657 ҳодисаи зиёди мурда таваллудшудагон ба мушоҳида мерасад.

(Мувофиқи маълумоти маркази омори тиббӣ ва иттилооти ВТ Ҷумҳурии Тоҷикистон).

Сарфи назар аз эмқунии зидди сурхакон, ки солҳои 2000-2001-ум 85%-ро ташкил дода буд, дар соли 2002 низ афзоиши бемории сурхакон мушоҳида гардид. Дар маҷмӯъ 921 ҳодисаи гирифторӣ ба бемории сурхакон ба қайд гирифта шудааст.


Нишондиҳандай бемории сурхакон дар мамлакат ба ҳар 100 ҳазор аҳолӣ 14,6 нафарро ташкил медиҳад. Бемории аз ҳама зиёд дар ш.Рофун (ба ҳар 100 ҳазор аҳолӣ 810,7), ноҳияи Ванҷи ВМКБ (528,3), ноҳияи Тоҷикобод (302,5), ноҳияи Ҷиргатол (140,9), ноҳияи Раҷт (91,5) ба қайд гирифта шудааст. Дар шаҳри Душанбе нишондиҳандай беморӣ ба ҳар 100 ҳазор аҳолӣ 15,5 нафарро ташкил дод. Сатҳи бемории сурхакон дар давраи тирамоҳу зимистон тамоюли афзоиш дошт, ки аз нишондиҳандаҳои беморшавии умумӣ дар ин сол 74 фоизро ташкил дод.

Таҳлили бемории сурхакон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон медиҳад, ки барои он давраи табиӣ хос аст, зеро баъди ҳар 3-4 сол афзоиши беморӣ мушоҳида мегардад.

<sup>6</sup>Тоҷикистон муқаррароти кӯҳнаи шӯравии зиндатаваллудро, ки протоколҳои онҳо нисбат ба муқаррароти ТУТ маълумоти маҳдуд доранд, вобаста ба он дастгирий мекард, ки кӯдак то фаро расидани мӯҳлат ё бо вазни кам таваллуд шудааст ё дар давоми як ҳафта зинда намондааст, ҳамчун зинда таваллудшуда баррасӣ намегардид. Аз ин рӯ, фавти күдакон ҳамчун норасид арзёбӣ мегардид.

Афзоиши кунуни беморӣ марҳилавӣ мебошад, ки дар давоми ин давра ба ҷамъшавии гурӯҳҳои таъсирпазир ба сурхакон вобаста аст. Барои дастгирии таъсирпазирӣ ба беморӣ инчунин сифати эмкунӣ мавқеи ниҳоиро ишғол намекунад. Дар эпидемиологии сурхакон бинобар нокифоя будани эмкунӣ сатҳи пасти бо вояи такрорӣ фаро гирифтани кӯдакони синни даҳлдор камаҳамият аст.

### **Расми 15. Бемории сурхакон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (с. 1992-2002)**



Манбаъ: Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Сатҳи бо вояи такрорӣ фаро гирифтани доираи мутааллиқ ба эмкунӣ дар солҳои 1999-2000 аз 31 то 46 фоизро ташкил дод.

Дар солҳои минбаъда сатҳи бо вояи такрорӣ фарогирӣ (бо ҳамон сабабҳо) аз 70-75% баланд нагардид. 86,6% беморшудагонро кӯдакони синни то 14 - сола ташкил дод, ки дар байни онҳо бештар (46,1%) кӯдакони синни 1-4 - сола гирифтори беморӣ шуданд.

Соли гузашта дар мавриди на кам аз 95% нигоҳ доштани сатҳи фарогирӣ дар ноҳияҳои Ҷиргатол (67%), Варзоб (82%), Нурабод (87%) ва ВМҚБ (85%) сатҳи пасти эмкунӣ ба мушоҳида расид. Қиёсан сатҳи пасти бо вояи такрорӣ фаро гирифтани кӯдакони то 6-сола бо ваксинаи зидди сурхакон мушоҳида гардид (ВМҚБ, Рашт, Ҳисор, Тавилдара, Файзобод). Дар фасли тобистон дар минтақаи Рашт беморӣ афзуд. Якчоя бо ташкилоти байналмилалии МСФ (Голландия), МЕРЛИН дар ноҳияҳои Ҷиргатол, Тоҷикобод, Рашт, Нурабод, Тавилдара ва ш.Роғун эмкунии кӯдакони то синни 15-сола ташкил карда шуд. Дар айни замон дар ин минтақа беморӣ ба қайд гирифта нашудааст.




Бинобар сатҳи пасти ҳаёти иҷтимоиву иқтисодии аҳолии Тоҷикистон бад гардидани сифати хӯрка ба мушоҳида мерасад. Чунончӣ аз 100 000 кӯдакон дар 207,8 нафарашон бемориҳои гиповитаминоз ва гипотрофия ошкор карда шудаанд.

*Роҳҳои аз се ду ҳисса кам кардани фавт дар байни кӯдакони синни то 5-сола:*

- Давра ба давра гузаштан ба меъёрҳои байналмилалӣ, ки ба давраи перинаталӣ мансуб аст ва такмили бақайдгирии таваллуд ва фавт, ки ТУТ тавсия додааст;
- Тавсеаи таҷрибаи синамаконӣ;
- Баланд бардоштани дониши духтурон вобаста ба нигоҳубини перинаталӣ ва неонаталӣ дар давраи то ба беморхона омадан ва дар беморхона;
- Беҳбудии таҷрибаи маслиҳати тиббию генетикӣ;
- Тақвияти татбиқи стратегияи ТУТ/ЮНИСЕФ оид ба пешбурди ҳамгироии бемориҳои синни кӯдакӣ;
- Мутобиқсозии муқаррароти байналмилалии зинда таваллуд кардан;
- Баланд бардоштани малакаи падару модарон ва оила оид ба беҳбудии таҷрибаи ғамхорӣ ба кӯдак дар оила.





© Дженни Абел

# ҲАДАФИ 5

**БЕХТАР КАРДАНИ  
ҲИМОЯИ МОДАР**



## ВАЗИФАИ 6

ЗАРИБИ ФАВТИ МОДАРОНА З ЧОР СЕ ҲИССА КАМ КАРДА ШАВАД.


*Оё дар мамлакат то соли 2015 ба ҳадафи 5 расидан мумкин аст?*

Вазъи фавти модарон дар Тоҷикистон мураккаб боқӣ мемонад. Маълумоти омори расмӣ ва тадқиқоти мустақимона вобаста ба паст гардидани фавти модарон дар давраи баъди соли 1990 фарқ мекунанд. Вале маълумоти мавҷуда имконияти пешбинӣ намудан медиҳад, ки аз ичрои ҳадафҳои рушди ҳазорсола оид ба паст намудани сатҳи фавти модарон, ки тибқи барномаи СММ эълом гардидааст, мустақилона баромадани Тоҷикистон *дар гумон аст*.

Дар Тоҷикистон фавти модарон (ФМ) проблемаи ҷиддист. Нишондиҳандаи он дар муқоиса бо солҳои ҷангӣ 1992-1995 ҳарчанд ки паст шуда бошад ҳам (74 - 96,3 аз ҳар 100 000 зинда таваллудшудагон), вале ин нишондиҳанда ҳанӯз ҳам баланд буда, мувоғики маълумоти миллӣ дар солҳои 2000-2002 аз ҳар 100 000 зинда таваллудшудагон 44,6, 46,6, 50,6 нафарро ташкил медиҳад. Шумораи умумии занони фавтида дар ин се сол 239 нафарро ташкил медиҳад. (Ҷадвали №1).

Ҳамзамон дар асоси маълумоти расмӣ сатҳи фавти модарон дар баъзе минтақаҳои кишвар аз 157,1 то 1075,3 нафар мерасад.

**Расми 16. Суръати фавти модарон дар Ҷумхурии Тоҷикистон ( ба ҳар 100000 зинда таваллудшудагон, с.1993 - 2002)**



Манбаъ: Вазорати тандурустии Ҷумхурии Тоҷикистон.

Дар соҳтори ФМ дар соли 2002 бемориҳои хунравии акушерӣ (30,4%), преэклампсия ва эклампсия (30,4%), ЭГЗ (13,9%), боди септиқӣ (10,1%) ворид шуда буданд.

Мувофиқи маълумоти ба «Санчиши фаврии вазъи ҷории ҳадамоти ҳифзи солими репродуктивӣ дар Ҷумхурии Тоҷикистон» пешниҳодшуда аз хунравии акушерӣ дар НТЧ 45,4% занон, аз инфексияи баъди таваллуд, аз ҷумла аз сепсис 33,3% (ш.Душанбе), аз даридан бачадон дар вилояти Суғд ҳар зани панҷум ва дар НТЧ ҳар зани даҳум вафот кардааст.

Преэклампсия ва эклампсия дар соҳтори сабабҳо ҳамчун сабаби оқибати марговар дар вилоятои Ҳатлон ва Суғд, ки аз он дар соли 2002 мутобиқан 25 ва 24 нафар занон вафот кардаанд, ҷои намоёнро ишғол мекунад.

Камхунӣ бемории дар қишвар паҳншуда мебошад, ки ба он 50,3% занони ҳомилаи бақайдгирифташуда гирифторанд.

Бемории мазкур дар 30,1% ҳолатҳо сабаби пеш аз мӯҳлат ҷудо шудани ҳамроҳаки мӯътадил ҷойгиршуда буда, дар соҳтори фавти модарон ҷои намоёнро ишғол менамояд.


Афзоиши шумораи таваллуд дар хона (зиёда аз 40,7% мувофиқи ҷумҳурӣ ва мувофиқи минтақаҳо то 80%), масъалаи нигоҳубин дар давраи антенаталӣ, фарогирии нокифоя бо воситаҳои зидди ҳамл умуман мувофиқи Ҷумхурии Тоҷикистон - 21,5%, аз ҷумла дар гурӯҳҳои мақсаднок (47,7%) ниҳоят ҷиддӣ мебошад. Дар соли 2002 дар ҷумҳурӣ ҳангоми таваллуд дар хона 11 нафар занон вафот намудаанд.

Дар мавриди кам шудани исқоти бақайдгирифташудаи ҳамл дар Тоҷикистон (ба ҳар 1000 зинда таваллудшудагон 88,5) шумораи он дар байни наврасон меафзояд ва ҳиссаи онҳо аз шумораи умумии ҳамл дар қишвар, ки ба фавти модарони ҷавон оварда мерасонад, 8,63 фоизро ташкил медиҳад.

Дар ҷумҳурӣ Барномаи солими репродуктивӣ ва танзими оила татбик мегардад, вале занон бо воситаҳои зидди ҳамл, аз ҷумла дар давраи баъди таваллуд ва пас аз исқоти ҳамл пурра таъмин карда намешаванд.

Мувофиқи маълумоти «Санчиши фаврӣ» ин нишондиҳанда дар 6 моҳи соли 2000 аз маълумоти расмӣ 1,5 маротиба баланд буда, ба ҳар 1000 зинда таваллудшудагон 144,5 нафарро ташкил медиҳад.

**Расми 17. Сатҳи исқоти ҳамл. (Синну соли пурсидашудагон, ки исқоти ҳамлро чун усули танзими оила истифода намудаанд, ба %)**



Манбā: Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Далеле, ки исқоти ҳамл яке аз сабабҳои фавти модарон мебошад, бо воқифии нокифояи занон, аз ҷумла наврасон дар масъалаи танзими оила маънидод мегардад.

Тадқиқоти алоҳида нишон доданд, ки тановули ҳӯрок дар оила 61,29%, аз ҷумла ҳӯрокхӯрии кӯдакон 56,47% ҳамчун гайриқоатбахш арзёбӣ мегардад. Вазъияти вазнини мазкур ба ҳолати пасти молиявию иқтисодии аҳолии асосии Тоҷикистон нисбат дода мешавад.

Бинобар аз ҳудуди ҷумхурӣ баромада рафтани духтурони акушер-гинеколог ва дояҳо шумораи онҳо сарфи назар аз тарбияи мутахассисон дар кишвар, ки ба сифати расонидани кӯмак, ҳусусан дар вилояти Ҳатлон ва ноҳияҳои тобеи ҷумхурӣ таъсир расонида натавонист, мутобиқан 130(12%) ва 2062(68,0%) кам шудаанд.

Вобаста ба ин барои хадамоти кӯмак ба таваллуд тайёр кардани духтурони неонатолог, духтурон-генетикҳо, духтурон-лаборантҳо, рентгенологҳо, патоморфологҳо, инчунин дояву ҳамшираҳои тиббӣ зарур аст.

### ***Барои дар Тоҷикистон кам кардани фавти модарон чӣ бояд кард?***

- Беҳтар намудани тартиби ҳӯроки модарон, бо дарназардошти микронутриентҳо;
- Фароҳам овардани шароит барои татбиқи стратегияи СПЭП ва модарии бехатар;
- Тақвияти дастрасӣ ва сифати кӯмаки антенаталӣ, ки ба солимии ҳомиладорон, беҳбудии ёрӣ аз ҳисоби беҳтар кардани таъминоти доруворӣ ва таҷдизоти зарурӣ ҳангоми таваллудкунии модарони бемор ва аз ҷумла барои расонидани кӯмаки таъхирназир ба модарон ва кӯдакон мусоидат мекунад;

- Таҳияи Протоколҳои миллии клиникӣ оид ба пешбурди давраи таваллуд ва баъди таваллуд ва давраи навзодӣ;
- Зиёд намудани дастрасии кӯмаки таваллудхонаҳо дар мавриди таваллуд, дар шароити хона бошад таъмин кардани бехатарии онҳо;
- Мусоидат ба занон барои азхудкуни навгониҳои ҳаёт ва эҳсоси масъулият нисбат ба саломатии худ;
- Таъмини дастрасии васеи хизмати босифати солимии репродуктивӣ ва танзими оила ба аҳолӣ.



© Виктор Мело, ЮНОПС

# ҲАДАФИ 6

**МУБОРИЗА БАР  
ЗИДДИ ВИЧ/СПИД,  
ТАБЛАРЗА ВА  
БЕМОРИҲОИ ДИГАР**



## ВАЗИФАИ 7

**ПАҲНШАВИИ ВИЧ/СПИД БОЗДОШТА, БА РАВИЯИ КАМШАВИИ  
БЕМОРИҲО АСОС ГУЗОШТА ШАВАД.**

***Оё Тоҷикистон Вазифаи 7-ро то соли 2015 иҷро карда метавонад?***

Фаъолияти мутобиқ бо Нақшай стратегии пешгирии таҳди迪 паҳнshawии ВИЧ/СПИД пешбинӣ менамояд, ки то соли 2015 ба миён овардани тамоюл ба оғози мӯътадилсозии вазъият *имконпазир аст*.

Вазъияти сирояти ВИЧ дар Тоҷикистон босуръат коҳиш меёбад. Дар ду соли охир сатҳи сирояти ВИЧ дар муқоиса бо шумораи умумии ҳодисаҳои ба қайдгирифташуда аз лаҳзаи оғози бақайдгирии расмӣ дар муддати даҳ сол зиёда аз 7 маротиба афзуд.

### Ҷадвали 5. Шумораи ҳодисаҳои расман ба қайдгирифташудаи ВИЧ

1990	1991	1992-1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003 3 мөҳ
-	2	-	1	1	-	7	34	30	17

Манбаъ: Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Зимнан рақамҳои мутлақ ҳамоно паст буда, вазъияти воқеиро инъикос намекунанд, зеро бинобар мушкилоти иқтисодӣ дар кишвар имкониятҳои ташхиси сирояти ВИЧ ва миқдори тадқиқоти дар 5 соли охир анҷомдодашуда ба ҳисоби миёна дар як сол 15 ҳазор кам шудааст ва назорати эпидемиологӣ мунтазам пеш бурда намешавад.

Ҳукumat ва донорҳои байналмилалӣ эътироф мекунанд, ки маълумоти расмӣ вазъиятре ба таври воқеӣ инъикос намекунад. Мувофиқи маълумоти санчидашуда шумораи воқеии сирояти ВИЧ аз маълумоти расмӣ 10 маротиба ва дар баъзе минтақаҳо бошад 20 маротиба баланд аст<sup>7</sup>. Аз шумораи умумии сироятшудагони ВИЧ 73% аз байни ПИН ба қайд гирифта шуда, зиёда аз 70 фоизро ҷавонони синни то 30-сола ташкил медиҳанд. 20% сироятшудагони ВИЧ дар муассисаҳои маҳсус (пенитсиарӣ) ба қайд гирифта шудаанд.

Роҳҳои асосии сирояти ВИЧ дар Тоҷикистон тавассути сӯзандору истифода бурдани маводи мухаддир мебошад. Аз соли 1996 инҷониб тавассути Тоҷикистон интиқол гардидани маводи мухаддир афзудааст, ки дар натиҷа зиёд шудани шумораи истеъмолкунандагони маводи мухаддир ба мушоҳида мерасад. Мувофиқи маълумоти арзёбии UNODC (2002) шумораи истеъмолкунандагони маводи мухаддир таҳминан 45-55 ҳазор нафар буда, 80% афъюн, асосан героинро истифода мебаранд ва 70% онҳо маводи мухаддирро бо сӯзандору истеъмол мекунанд.

Вазъиятре афзоиши шумораи шаҳсоне, ки хизмати шаҳвонӣ мерасонанд, беэътиноӣ ба бехатарии шаҳвоният, хизматрасонии ҳавғонки тиббӣ, муҳочирати аҳолӣ, сатҳи пасти маълумоти аҳолӣ, ҳусусан ҷавонон, ки аз аҳолии умумӣ 60 фоизро ташкил медиҳанд, коҳиш медиҳанд.

Мувофиқи арзёбӣ шумораи заноне, ки хизмати шаҳвонӣ мерасонанд, 5000 нафарро ташкил медиҳад ва ҳар яке аз онҳо бо шаҳсони гуногун дар як сол қариб 1000 маротиба алоқаҳои шаҳвонӣ намудаанд.

Бинобар воситаҳои маҳдуд барои таъмини амнияти иҷрои амалҳои тиббӣ на ҳама вақт ба шароитҳо риоя карда мешаванд. Аз ҳамин сабаб табобати ВИЧ\СПИД бо доруҳои зиддивирусӣ ба ҷо оварда намешавад.

Мувофиқи маълумоти Вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон шумораи муҳочирон қариб 210 ҳазор нафарро (тибқи маълумоти ЮМ қариб 500 ҳазор нафарро) ташкил медиҳад, ки онҳо дар муқобили ВИЧ ниҳоят осебазир мебошанд.

Ҳамин тарик дар мамлакат барои паҳншавии сироят омилҳои воқеӣ мавҷуданд ва бо дарназардошти суръати густариши он дар кишварҳои ИДМ шумораи ҳодисаҳои сирояти ВИЧ солҳои наздик дар Тоҷикистон меафзояд ва ҳамин ки доираи сирояташ васеъ гардид, бақайдгирӣ он дар байни ҳомиладорон ва навзодон оғоз меёбад. Зиёда аз ин вақтҳои наздик дар Тоҷикистон бо дастгирии ташкилотҳои байналмилалӣ ташхиси лаборатории сирояти ВИЧ беҳтар ҳоҳад гашт, ки ба таъмини назорати эпидемиологӣ имконият медиҳад. Эҳтимол ин назорати эпидемиологӣ инчунин афзоиши босуръати ҳодисаҳои сирояти ВИЧ-ро дар гурӯҳҳои осебазир нишон диҳад ва манбаи маълумоти воқеӣ гардад.

<sup>7</sup>Нақшай стратегии пешгирии таҳдиҳои паҳншавии ВИЧ/СПИД дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи солҳои 2002-2005.

Проблемаи сирояти ВИЧ дар сатҳи баланди сиёсӣ эътироф гардидааст. Аз соли 1987 инҷониб дар мамлакат ташкили шабакаҳои муассисаҳои давлатии машгул бо проблемаи СПИД оғоз ёфта буд.

Аз соли 1997 дар мамлакат Кумитаи миллии бисёрбахша оид ба проблемаи сирояти ВИЧ фаъолият менамояд. Дар соли 2000 Ҳукумат оид ба проблемаҳои ВИЧ\СПИД Барномаи дуюми миллиро тасдиқ кард ва ҳоло дар бораи мубориза бар зидди ВИЧ\СПИД лоиҳаи қонуни нав, ки пешбурди корҳои пешгириро дар байни аҳолӣ, маҳсусан гурӯҳҳои суст беҳтар мегардонад, таҳия карда мешавад.

Соли 2002 Накшай стратегияи пешгирии таҳди迪 паҳншавии ВИЧ\СПИД тасдиқ карда шудааст ва он ба пешгирии сирояти ВИЧ дар байни ҷавонон, ПИН, занон, ки хизмати шаҳвонӣ менамоянд, муҳочирон, хизматчиёни ҳарбӣ ва маҳкумшудагон, таъмини амнияти хуни донорӣ, пешгирии сирояти перинаталии ВИЧ нигаронида шудааст.

Аз рӯи баъзе ҷанбаҳои дар Накшаш зикршуда бо дастгирии спонсорҳои СММ\СПИД ва дигар шарикони манфиатдор аллакай кор оғоз ёфтааст. Дар байни ПИН оид ба иваз намудани сӯзандоруҳо кор бурда мешавад. Татбиқи лоиҳаи кам кардани зарар, ки OSI-Tajikistan ва USAID дастгирӣ менамояд, лоиҳаи намунавӣ оид ба паст кардани ҳавф дар байни шаҳватпарастон бо дастгирии WHO ва барномаи омӯзиши ҳаёти тарзи солими ҷавонон бо дастгирии UNFPA ва UNICEF, инчунин дар байни маҳкумшудагон, муҳочирон ва дигар гурӯҳҳои суст пешбурди корҳои пешгирикунанда оғоз ёфтааст.

Бо мақсади дастгирии татбиқи Накшай стратегӣ Фонди глобалӣ дарҳости Тоҷикистонро оид ба мубориза бар зидди СПИД, бемориҳои сил ва табларза дар солҳои 2002-2005 ба маблағи умумии 2,4 миллион доллари ИМА дастгирӣ намуд.

Агар тадбирҳои пешгирикунандаи зикршуда ба таври самарабахш ва дар мӯҳлати кӯтоҳ иҷро карда шаванд, он гоҳ аз соли 2015 ба мақсади қатъ соҳтан ва паҳн нагардидани ВИЧ\СПИД ва ба оғози ташаккули равияи камшавии беморӣ ноил шудан мумкин аст.

Аммо бо дарназардошти омилҳои зиёди ҳавф ва таҷрибаи дигар кишварҳои ИДМ ҳатари воқеи мавҷуд аст, ки агар Ҳукумат, шаҳрвандони Тоҷикистон ва ҷомеаи байналмилалӣ ба ин проблема таваҷҷӯҳӣ зарурӣ зоҳир нақунанд, сирояти ВИЧ\СПИД аз таҳти назорат мебарояд.

## ВАЗИФАИ 8

**ПАҲНШАВИИ ТАБЛАРЗА ВА ДИГАР БЕМОРИҲОИ АСОСӢ БОЗДОШТА, БА РАВИЯИ КАМШАВИИ ГИРИФТОРӢ БА БЕМОРИҲО АСОС ГУЗОШТА ШАВАД.**

**Оё Тоҷикистон то соли 2015 Вазифаи 8-ро иҷро карда метавонад?**

Дар гумон аст. Дар айни замон дар бораи паҳншавии табларза иттилои дақиқ вучуд надорад, аммо нишондиҳандаҳо мавҷудияти доимии қасалиҳои сироятиро дар минтақаҳои қалони кишвар пешбинӣ менамоянд. Бе сармоягузории васеи ҷорабиниҳои мубориза бар зидди табларза вазифаи мазкур иҷро наҳоҳад шуд.

Дар давраи Иттиҳоди Шӯравӣ мавҷудияти доимии касалиҳои сироятӣ дар Тоҷикистон решакан карда шуда буд. Аз соли 1992 сар карда, бемории табларза хусусияти доимӣ гирифт ва то соли 1997 қариб 30.000 ҳодисаҳои ба табларза гирифторшавӣ расман ба қайд гирифта шуд. Сабабҳои асосии афзоиши бемории табларза соли 1992 ба қаламрави Давлати Исломии Афғонистон ба воситаи сарҳад ба минтақаи сирояти доимӣ ҳичрат намудани аҳолӣ ва ба маҳали истиқомати худ, ки қаблан аз табларза озод буд, баргаштани онҳо буд. Дар баробари ин тадбирҳои зиддитабларза пурра қатъ гардида, фаъолияти шабакаҳои умумӣ ва маҳсуси соҳаи тандурустӣ суст шуда, амали дар наздикии маҳалҳои аҳолинишин кишт намудани шолӣ васеъ гардид ва тадбирҳои тоза кардани шабакаҳои обёрикунанда коҳиш ёфту дар натиҷа ба ташкил ёфтани кӯлҳо, ки барои тухмгузории хомӯшакҳо паҳнкунандагони табларза ҷои мусоид аст, оварда расонд.

Аксарияти ҳодисаҳои бемории табларза дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шакли душвори табларза *P.vivax* зоҳир гардидааст, vale бо оқибати бузурги марговар афзоиши ҳодисаҳои табларзаи тропикии *P. Falciparum* ташвиши ҷиддиро ба миён меорад. Илова ба ин, тадқиқот баланд гардидани қобилияти муқовиматро нисбат ба усулҳои анъанавии муолиҷа дар мавриди табларзаи тропикий ошкор кард.

Дар айни замон табларза дар аксарияти ноҳияҳои мамлакат, хусусан дар он ноҳияҳое, ки бо Афғонистон ҳамсарҳад аст, хусусияти доимӣ гирифтааст. Дар ноҳияҳои мазкур аксарияти ҳолатҳои беморӣ беаломат мебошанд ва аз ин рӯ беморон намедонанд, ки онҳо сироят ёфтаанд ва аз муоина нагузашта, табобат намегиранд. Ин ба натиҷаҳои омори расмӣ таъсир мерасонад, зоро аз қайд танҳо он бемороне мегузаранд, ки ташхисашон дар лабораторияҳо натиҷаҳои мусбат додаанд.

Дар мамлакат барҳурдорӣ аз муассисаҳо, ки вобаста ба ташхис ва муолиҷа хизмати босифат мерасонанд, беҳтар мегардад, vale ҳангоми муроҷиат ба муассисаҳои расмӣ ҳарочоти мустақим ва гайримустақим, ки беморон ба зимма доранд, ба он оварда мерасонад, ки онҳо бо ёрии дорувори аз бозорҳои маҳаллӣ бе ягон назорати тиббӣ ҳаридашон худро муолиҷа намоянд.

Харитаи зерин фоизи таносуби ҳолатҳои бемории табларзаи расман ба қайдгирифташударо дар мамлакат дар соли гузашта нишон медиҳад. Бояд зикр намуд, ки вазъияти нави инкишофёбандай эпидемиологӣ дар қисматҳои тафйирёбандай шимоли кишвар, хусусан дар ноҳияҳои наздисарҳадии Ӯзбекистон ва Қирғизистон дар водии Фарғона ҷой дорад.

### *Ноҳияҳои паҳншавии бемории табларза дар соли 2002*





Тадқикоти дар соли 2001 гузаронидаи ТУТ ва Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон ошкор намуданд, ки дар байни аҳолӣ дар маҳалҳои лоиҳавии аҳолинишини ноҳияи Колхозобод, ки қариб 3000 нафар одамон муоина карда шудаанд, индекси паразитарӣ қариб 10 фоизро ташкил медиҳад. Тадқикоти мазкур сабит намуд, ки аксарияти беморони табларзаза пахнкунандагони беломати *P.vivax* ва *P. Falcipazum* мебошанд.

Соли 2002 дар мамлакат мувофиқи маълумоти расмӣ 6160 ҳолати бемории табларзаза ба қайд гирифта шудааст, ки аз онҳо 509-тропикӣ буда, нисбат ба соли 2001 камтар аст. Паҳншавии *P.vivax* ва *P. Falcipazum* дар ҷумҳурӣ аз маълумоти омори расмӣ каме бештар мебошад. Мувофиқи арзёбии мутахассисони ТУТ сатҳи пешбинишудаи бемории табларзаза дар вилояти Ҳатлон бо аҳолии 2,2 млн. нафара метавонад аз 150.000 то 250.000 нафар беморони табларзаза дорон аломат ва беломатро ташкил дидад. Рақамҳои умумӣ дар мамлакат метавонад аз 300.000 то ба 400.000 нафар расад. Шумораи бемориҳои *P. Falcipazum* метавонад дар кишвар аз 30.000 то ба 50.000 ҳолатҳо расад.

Чорабиниҳои дар мамлакат дар давоми солҳои охир бар зидди бемории табларзаза гузаронидашуда тадбирҳои табобатию пешгирикунанда, коркарди инсектитсидии дохилиҳонагии таъсири бокимонда, тадбирҳои зиддикирмӣ, муолиҷаи байнимавсимии пешгирикунандаи аҳолии ноҳияҳои бо промахин сироятшуда, бо хлорохин муолиҷа кардани аҳолии ноҳияҳое, ки дар онҳо сатҳи бемории табларзаза тропикӣ баланд аст, тарбияи кадрҳо ва корҳои санитарию фахмондадиҳиро дар бар гирифтанд. Илова ба ин дар бораи ба аҳолии заардида додани пашшахонаҳо тадбирҳо андешида шуданд.


### ***Вазъият ва масъалаҳои мубориза бо табларзаро метавон ба таври зайл арзёбӣ намуд:***

- Маҳдуд кардани сирояти бошиддати бемории табларзаза дар минтақаҳои сарҳадии Афғонистону Тоҷикистон, ки сифат ва барҳурдорӣ аз ёрии тиббию санитарӣ нокифоя бοқӣ мемонад;
- Маҳдудияти имкониятҳо барои гузаронидани ташхиси пешакӣ ва муолиҷаи қатъии табларзаза, хусusan дар маҳалҳо;
- Нокифоягии инсектитсидҳо ва маҳдудияти гузаронидани чорабиниҳои зиддикирмӣ;
- Суст будани низоми назорати эпидемиологӣ аз болои табларзаза;
- Вокифии нокифояи аҳолӣ аз пешгирии бемории табларзаза;
- Маҳдудияти захираҳои молиявӣ барои дар мамлакат гузаронидани чорабиниҳои мубориза бар зидди бемории табларзаза;
- Устувории барангезандай инкишофёбандай шакли тропикии табларзаза нисбат ба доруҳои зиддитабларзаза.

### ***Вазъи сирояти бемории сил дар Тоҷикистон дар солҳои 2003-2015***

Проблемаи касалии сил дар мамлакат яке аз масъалаҳои ташвишовар мебошад. Дар муқоиса бо соли 1996 нишондиҳандаи бемории сил соли 2002 зиёда аз 2 маротиба афзуда, ба ҷои 32,6 ба ҳар 100.000 нафар 63,7 нафарро ташкил дод. Фавт аз бемории сил дар соли 1992 ба ҳар 100.000 нафар 3,0, нафар соли 2002 бошад 9,7 нафарро ташкил дод.


**Расми 18. Шумораи bemорони ба қайд гирифташудаи сил  
(дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 1996-2002)**



Манбаъ: Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Зимнан маълумоти ғайримустақим аз паҳншавии зиёди bemории сил шаҳодат медиҳад. Мутахассисон афзоиши bemории ба қайд гирифташавандай силро то соли 2010 ба ҳар 100.000 аҳолӣ то ба 160 нафар пешбинӣ менамоянд.

**Расми 19. Дурнамои bemории сил (дар Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2010)**




Манбаъ: Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Сабабҳои асосии вазъи ногувори эпидемиологӣ оид ба bemории сил камбизоатӣ, бекории афзуншаванда, оғатҳои табиӣ, афзоиши шумораи bemориҳои сироятӣ, таъминоти пасти кадрҳо, норасоии доруҳои зидди bemории сил ва воситаҳои ташхис мебошанд.

Соли 2002 Ҳукумати мамлакат «Барномаи мубориза бар зидди bemории сил дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2003-2010»-ро тасдиқ намуд. Асоси барномаи мазкур мувофиқи тавсияҳои ТУТ бо дастгирии созмонҳои байналмилалӣ татбиқи стратегияи ДОТС мебошад. Ду ноҳияи намунавӣ ш. Душанбе ва ноҳияи Ленин муайян шуданд. Татбиқи давра ба давраи стратегияи ДОТС аз моҳи июляи соли 2002 дар ш.

Душанбе оғоз гардидааст, ки бемории ба қайдгирифташавандай сил ба ҳар 100.000 нафар аҳолӣ аз 64,3 нафари соли 2001 дар соли 2002 то ба 82,0 нафар афзуд. Дар байни бемории ошкоргардидаи сил 65,3% гурӯхи синни 15-34-сола, 7,3% беморон дорои шакли суддабанду ковокидори (фиброзно кавернозный) сил буда, 10% ҳамаи қӯдакони бемори ошкоршуда паҳнкунандагони бактерия мебошанд. Мувофиқи ҳисоби коршиносони ТҮТ дар асоси нишондиҳандаҳои ғайримустақим бемории сил дар мамлакат ба ҳар 100.000 нафар 127.3 нафарро ташкил дод.

**Расми 20. Бемории сил дар байни гурӯҳҳои синну соли гуногун.**  
(Дар шаҳри Душанбе дар соли 2002.)



Манбаъ: Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Дар айни замон стратегияи ДОТС 13% аҳолии мамлакатро фаро гирифтааст. То соли 2005 ба нақша гирифта шудааст, ки стратегияи ДОТС 100% аҳолиро фаро мегирад.

### **Барои ин зарур аст:**

- Ошкор намудани 70% ҳолатҳои шакли сирояткунандай бемории сили шуш барои паст кардани сатҳи сироят;
- Таъминоти 100-фоизаи доруҳои зидди бемории сил ва истифодаи самарарабахши онҳо;
- Ташкил ва таҷҳизонидани шабакаҳои лабораторӣ ҷиҳати бо лаборатория референси ҷумҳурияйӣ ташхиси бемории сил.

### **Дар натиҷаи татбиқи ДОТС дар Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2015:**

- Ноил шудан ба табобати 80% беморони бори аввал ошкоршуда (85.000 нафар);
- 98% бо эмкунӣ фарогирии қӯдакони то 1-сола, 100% бо воситаҳои пешгирикунандай химияйӣ фарогирии тамоми қӯдакони синни то 6-сола аз манбаъҳои сироят;
- боздоштани афзоиш ва паст кардани сатҳи бемории сил;
- кам кардани фавти беморони сил;
- беҳтар намудан ва тақвият додани назорати эпидемиологӣ.

**Чадвали 6. Нишондиҳандаҳои бемориҳои сирояткунандар дар солҳои 1995-2002  
(ба ҳар 100.000 нафари аҳолӣ)**

Номи бемориҳои Сирояти	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Домана	26,6	213,2	491,1	168,6	114,4	70,8	53,6	52,2
Исҳоли хунин	147,6	89,6	81,0	62,1	60,9	42,4	33,3	35,4
Маҷмуи бемориҳои дарунравӣ	845,0	663,5	893,1	984,3	1198,7	1366,2	1152,0	1045,6
Зардпарвин	348,6	139,1	274,1	119,8	161,2	158,1	149,0	130,3
Сӯхтани	1,7	1,9	1,3	4,8	2,4	5,4	2,5	2,6
Брутселез	4,7	4,3	2,6	3,3	8,2	13,6	12,4	17,9

*Манбаъ: Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон*

Таҳлили bemoriҳои sирояti дар ҷумҳурӣ нишон дод, ки солҳои охир дар муқоиса бо солҳои 1997-2000 кам шудани баъзе bemoriҳои sирояtии бо воситаи об гузаранда (табларза, исҳоли хунин, маҷmuи bemoriҳои дарунравӣ, гепатити вируsӣ) мушоҳида мегардад, valee он ҳанӯз дар сатҳи баланд қарор дорад.

Сабабҳои асосии афзоиши ин bemoriҳо таъминоти нокифояи аҳолӣ бо оби хушсифати нӯшокӣ мебошад.

Дар солҳои 1990-1991 таъминоти аҳолии ҷумҳурӣ бо оби нӯшокӣ 63%, дар соли 2002 56,3%, дар дехот 30-35 foizro tashkil medod. Boяд зикр намуд, ки вазъият сол то сол бад мешавад.



Сабаби дигари афзоиши bemoriҳои сироятӣ дар он аст, ки аз тарафи аҳолӣ, корхона, ташкилотҳои давлатӣ ва хусусӣ дар қарибии манбаъҳои об (дарёҳо, каналу ҷӯйборҳо) соҳтмони ҳочатхонаҳои рӯиҳавлигӣ, оғилхонаву мурғхонаҳо, ки сарчашмаи ифлосшавии оби нӯшокӣ мебошанд, ба мушоҳида мерасад.

Дар дехот зиёда аз 100 хатҳои обгузар амал намекунанд, вазъият боз бо он мураккаб мегардад, ки дар давраи зимистон аҳолӣ дар як шабонарӯз ҳамагӣ 5-6 соат бо қувваи барқ таъмин карда мешавад ва мутобиқан аҳолӣ бо оби водопровод ба таври нокифоя таъмин карда мешаванд ва онҳо маҷбуранд аз оби бадсифати ҷӯю каналҳо, ки аз ҷиҳати эпидемиологӣ ҳавфнок мебошад, истифода намоянд.

Аҳолӣ аз 698 хатҳои обгузар, ки 105 адади онҳо обро аз дарёву каналҳо, ҷашмаҳо бе тозакунии пешакӣ ва безарааргардонӣ мегиранд, бо об таъмин карда мешаванд. Бояд зикр намуд, ки 41,4% (272) хатҳои обгузор ба талаботи санитарию гигиени ҷавобгӯ нест. Дар 104 (15,8%) хатҳои обгузар минтақаи санитарию ҳифз вуҷуд надорад. Дар 261 (39,7%) хатҳои обгузар безарааргардонии (ҳамроҳкунии хлор) об ба ҷо оварда намешавад.


Аз шумораи умумии намунаи таҳқиқшудаи оби нӯшокӣ 30,2% аз рӯи нишондиҳандаҳои бактериологӣ ба талаботи ГОСТ-и «Оби нӯшокӣ» мувофиқат накард.

Сабаби асосии афзоиши bemoriии сӯҳтанӣ ва брутселёз сатҳи нокифояи бо ваксинатсия фарогирии чорвои хурду калон дар бахши ҷамъиятӣ ва хусусӣ мебошад.

Соли 2001 дар мамлакат 15 ҳолати bemoriии табларзai исҳолӣ, аз онҳо 14 ҳолат дар минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон ба қайд гирифта шуда буд. Дар соли 2002 бошад 12 ҳолати bemorӣ, аз онҳо 10 bemorӣ боз дар минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон ба қайд гирифта шуд.



# Миңдори хисобшудаи ҳодисаҳои нави сирояти ВИЧ дар байни калонсолон ва қӯдакон дар соли 2002



Ҳамагӣ: 5 милион нафар

© www.unaids.org

# ҲАДАФИ 7

## ТАЪМИНИ УСТУВОРИИ ЭКОЛОГӢ



*«... зарурати таҳияи нақшаҳои миллӣ ва маҳаллии фаъолият оид ба гузаштан ба рушди устувори Ҷумҳурии Тоҷикистон..., ки ба таҳлили муфассали вазъият, захираҳои миллӣ ва афзалияти ҳалли вазифаҳои иҷтимоишу иқтисодӣ нигаронида шудаанд, ногузир гардид».*

*Ҳисоботи миллӣ оид ба Рушди устувор «Рио+10»*

## ВАЗИФАИ 9

*ПРИНСИПҲОИ РУШДИ УСТУВОР БА СТРАТЕГИЯ ВА БАРНОМАҲОИ МИЛЛӢ  
ДОХИЛ КАРДА, РАВАНДИ НОБУДШАВИИ ЗАХИРАҲОИ ТАБӢ БОЗДОШТА  
ШАВАД.*

### *Оё Тоҷикистон то соли 2015 Вазифаи 9-ро иҷро карда метавонад?*

Эҳтимол вазифаи мазкур *иҷро гардад*. Дар соли 2002 Комиссияи миллӣ оид ба рушди устувор, ки соли 1998 таъсис ёфтааст, дар бораи пешрафти Тоҷикистон аз вақти гузаронидани РиО-92 тадқиқот гузаронд. Ҳамаи нақшаҳои миллӣ ва барномаҳо мутобики принсипҳои рушди устувор таҳқик шуданд ва ба сиёsatшиносони миллии даҳлдор тавсияҳои мушаххас дода шуда буданд. Стратегияи миллӣ оид ба тағйирёбии иқлими ва нигоҳдории гуногунрангии биологӣ барои ҳалли масъалаҳои экологӣ бо такя ба паст кардани сатҳи камбизоатӣ ва рушди иқтисодӣ нақшай ҳамгиришударо таҳия намуд.



Устувории рушди инсон на танҳо аз инкишофи иқтисодӣ, балки аз вазъи муҳити атроф, боз як захирае, ки барои ҳама, хусусан ба камбизоатон зарур аст, вобаста мебошад, чунки барои онҳо манбай воситаи рӯзгузаронӣ ба шумор меравад. Коҳиш ёфтани шароити экологӣ ва истифодаи аз ҳад зиёди захираҳои табиӣ инкишофи иқтисодиро бозмедорад ва ба аҳолӣ таҳдиди ҷиддиро ба миён меорад. Вобаста ба ин проблемаҳои зерин имрӯз барои мамлакат ниҳоят ҷидди мебошанд.

*Таназзули замин.* Ба як сокини Тоҷикистон ба ҳисоби миёна 0,8 га киштзор рост меояд, ҳачми замини обӣ ба ҳар сари аҳолӣ дар даҳсолаи охир аз 0,11 то 0,09 га кам шуд. Ҳамин тарик ҳар сол қариб 50 ҳазор га замини киштбоб, ки таҳминан 1% тамоми киштзорро ташкил медиҳад, дучори дараҷаҳои гуногуни биёбоншавӣ мегардад. Ҳамзамон зиёда аз 30% замини кишт ба эрозия дучор мешавад. Ҳамаи ин ба он оварда расондааст, ки дар айни замон аллакай 87 ҳазор га замин дар ҳолати ғайриқаноатбахши мелиоративӣ қарор дорад.

*Ифлосшавии инишооти обӣ.* Дар Тоҷикистон ҷориҷавии солонаи оби ҳавзаи Бахри Араб 55,4%-ро ташкил медиҳад. Захираи обҳои болоӣ 64 км<sup>3</sup>-ро ташкил медиҳанд. Дар пиряҳҳо 845 км<sup>3</sup> оби тоза мавҷуд буда, захираи оби тозаи зеризаминӣ нӯшокӣ 18,7 км<sup>3</sup> арзёбӣ мегардад. Дар кӯлҳои Тоҷикистон зиёда аз 46 км<sup>3</sup> об мавҷуд аст, ки аз он 20 км<sup>3</sup> оби тоза мебошад.

Ифлосшавии инишооти оби рӯизаминӣ аз соли 1992 бо азоти умумӣ, нитратҳо, металлу пеститсиҷҳои вазнин ба камшавӣ тамоюл дорад, ки ин ба кам шудани истеъмоли нуриҳои маъданӣ, пеститсиҷҳо ва пастравии истеҳсолоти саноатию қишоварзӣ вобаста аст. Партови обҳои ифлоси саноатӣ аз 138,6 млн. м<sup>3</sup> соли 1990 дар соли 2000 то 108,2 млн. м<sup>3</sup> кам шуд, мутобиқан партови оби ифлоси тозакарданашуда 59%-аз 6,96 млн. м<sup>3</sup> то 2,86 млн. м<sup>3</sup> кам гардид.

*Идораи партовҳо.* Ҳачми партовҳои технологӣ, ки дар партовгоҳҳои маҳсус мавҷуданд, зиёда аз 200 млн. тоннаро ташкил медиҳад. Ҷамъшавии партовҳои дурушти майшӣ (ПДМ), ки ба ҳиссаи онҳо аз ҳачми умумӣ 17% партовҳои дурушт рост меояд, мувоғиқи маълумот дар ҷумҳурӣ дар як сол 3 млн тоннаро ташкил медиҳад. Қисми асосии онҳо дар 50 партовгоҳҳо (зиёда аз 300 га замин) бетартибона партофта мешаванд ва танҳо 5 партовгоҳ назорат мегардад.

Дар мамлакат вобаста ба нигоҳдорӣ ва истифодаи партовҳои радиоактивӣ, ки дар 11 партовгоҳҳо ҷой дода шудаанд ва ҳачми умумии онҳо қариб 170 млн. тоннаро ташкил медиҳанд, проблемаҳои калон вучуд доранд. Воқеан ҳамаи партовгоҳҳо ва майдонҳои хокгардон барои муҳити табиӣ ва аҳолӣ, ки дар ҳудуди наздиктарин истиқомат доранд, ҳавфи калонро ба миён овардаанд.

*Талафоти гуногунрангии биологӣ.* Таъсири антропогенӣ ба муҳити табиӣ ба нобудшавии комплекси пурраи туқайҳо, кам шудани майдони ҷангалҳо, паст гардиданӣ ҳосилнокии ҷароғоҳҳо, вайрон шудани қабати хок ва ба кам гардиданӣ ҳосилхезӣ оварда расонд. Дар айни замон 226 намуди растаниҳо ва 126 намуди ҳайвоноти нодир таҳти ҳавфи нобудшавӣ қарор доранд.

## Ҳиссаи ҳудуди ҷангалзор


Дар мавриди зиёд шудани майдонҳои фонди замини Тоҷикистон майдонҳои ҷангалпӯш воқеан бетафайир монданд. Олами наботот бо 268 намуди дараҳтон ва буттаҳо арзбӣ мегардад. Ҷангалзории ҳудуд ба ҷои 12% меъёри барои шароити кӯҳсор муайяншуда 3%-ро ташкил медиҳад. Ҳамзамон дар давраи солҳои 1992-2002 ба ҳисоби миёна 12-15% паст шудани ҳосилнокии ҷангалҳо зикр мегардад, ки ин пеш аз ҳама ба таври ғайриқонунӣ ҳудсарона буридани ҷангал, кам шудани зичи он ва аз ҳад зиёд ҷаронидани чорво вобаста аст.

### Қитъаҳое, ки дар онҳо гуногурангии биологӣ нигоҳ дошта мешаванд:

**Дурнамои ноилшавӣ: Эҳтимолият зиёд аст.**

Барои ҳифзи набототу ҳайвонот ва низоми экологиии онҳо дар шароити табиат дар Тоҷикистон 4 мамнӯъгоҳ, 14 парваришгоҳ ва 2 Боди миллий амал мекунанд. Соли 2002 майдони умумии ҳудуди ҳифзшаванди маҳсус қариб 3 млн. гектарро ташкил дод.

**Расми 21. Суръати тағйирёбии майдонҳои ҷангал ва ҳудуди табиии маҳсус ҳифзшавандада (дар солҳои 1991-2000)**




Манбаъ: ИИХЧ «Тоҷикҷангали»

*Ифлосшавии муҳити ҳаво.* Дар давраи аз соли 1990 то 2000 партовҳои моддаҳои ифлоскунанда аз манбаъҳои доимӣ аз 115,4 ҳазор тоннаи соли 1990 аз он қариб 70% ба Заводи алюминийи Тоҷикистон рост меояд. Соли 2000 партови моддаҳои зааровар ба ҳар сари аҳолӣ 0,015 тонна/солро ташкил дод.

Аз воситаҳои нақлиёти автомобилий ба муҳити ҳаво хориҷ гардидани моддаҳои зааровар соли 2000 аз ҳаҷми умумии партовҳо 73% (79 ҳазор тонна)-ро ташкил дод. Бештар муҳити ҳавои шаҳрҳои Душанбе ва Қўргонтеппа дучори ифлосӣ мегарданд. Ифлосшавии атмосфераи ин шаҳрҳо аз ҳисоби партовҳои корхонаҳои саноатӣ, нақлиёти автомобилий, кам гардидани майдонҳои дараҳтон ва сатҳи баланди ғубори ҷанголуди табиӣ ба миён меояд. Соли 1998 партови гази ангидриди карбон ба ҳар сари аҳолӣ 0,3 тоннаро ташкил дод, ки ин аз кишварҳои аъзои Созмони ҳамкории иқтисодӣ ва рушд (11 тонна\одам) 36 маротиба камтар мебошад.

Ичрои Барномаи миллӣ оид ба қатъ намудани истифодаи моддаҳои вайронкунандай озон на танҳо ба нигоҳ доштани қабати озон, балки ба пешгирии ҷараёни гармшавии глобали мусоидат меқунад. Дар даҳсолаи гузашта истеъмоли моддаҳои вайронкунандай озон 6,3 маротиба кам шуд. Истеъмоли моддаҳои вайронкунандай озон ба ҳар сари аҳолӣ соли 1992 0,017 кг., дар соли 2002 бошад 0,002 килограммро ташкил дода буд.

## Расми 22. Истеъмол ва партови моддаҳои вайронкунандай озон (дар ҳаво дар солҳои 1990-2000)



Манбаъ: Вазорати ҳифзи табииати Ҷумҳурии Тоҷикистон

Моддаҳои вайронкунандай озон дар Тоҷикистон истехсол карда намешавад, вале онҳо дар заводи яҳдонҳои «Помир»-и Душанбе (фрион-12 ва фрион-22) барои яҳдонҳо ва кондитсионерҳо ҳамчун воситаҳои хунуккунанда, инчунин ба сифати моддаҳои тамизкунанда (метил бромид) истифода мегарданд.

### **Мушиқилоти асосӣ қадомҳоянд?**

- Ҳамгирии сусти сиёсати ҳифзи муҳити зист дар сиёсати умумии миллии рушд;
- Такмил наёфтани низоми санчиши ифлосшавии муҳити зист. Дар ин бобат ташкил намудани маҳзани маълумот зарур аст, ки метавонад ба сохторҳои давлатӣ ва гайридавлатӣ дар қабули қарори самарарабахш барои ноилшавӣ ба натиҷаҳои ниҳоят мусбӣ ёрӣ расонад.
- Ширкати сусти чомеа дар муайян намудани афзалиятҳо ва интиҳоби чораҳои амалӣ дар ҳалли проблемаҳои ҳифзи муҳити зист ва ташхиси экологӣ;
- Барҳурдории сусти чомеа аз иттилооти экологӣ;
- Низоми сусти татбиқи санадҳои меъёрию ҳукуқии ҳифзи табиат;
- Вучуд надоштани механизмҳои иқтисодии ҳавасмандсозии субъектҳои хоҷагидор;
- Ноустувории иқтисодии корхонаҳое, ки барои пешбуруди назорат ба сифати муҳити табиӣ масъуланд;
- Маълумоти нокифояи экологӣ ва тарбияи аҳолӣ;
- Вучуд надоштани маблағгузории мувофиқ барои чорабиниҳои ҳифзи табиат;
- Номукаммалии системаи пешѓӯии оғатҳои табиӣ, вучуд надоштани системаи омодагӣ ва пешгирии оқибатҳои оғатҳои табиӣ дар сатҳи миллӣ ва минтақавӣ.

## **Дар Тоҷикистон вобаста ба ҳифзи муҳити зист чӣ гуна корҳо анҷом дода мешаванд?**

Барои ҳалли масъалаҳои ҳифзи табиат, истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ ва таъмини рушди устувор аз ҷониби Ҳукумати мамлакат як қатор ҳуччатҳои қонунгузорӣ ва меъёрию ҳукуқӣ, барномаҳо ва консепсияҳо, аз ҷумла як қатор қонунҳо, кодексҳои замин ва об, Барномаи давлатии экологӣ дар давраи солҳои 1998-2000, Нақшай миллии фаъолият оид ба беҳдошти муҳити зист, Барномаҳои миллии «Оби тоза ва санитария», оид ба қатъ намудани истифодаи моддаҳои вайронкунандай озон, оид ба мубориза бар зидди биёбоншавӣ, оид ба паст намудани оқибатҳои тағйирёбии иқлим, инчунин Барномаи давлатии маърифат ва тарбияи экологии аҳолӣ таҳия ва қабул карда шудаанд.

Тоҷикистон бо созмонҳои гуногуни байналмилалӣ ҳамкорӣ намуда, дар таҳияи ташаббусҳои минтақавӣ ва минтақаҳои ғайриасосӣ фаъолона иштирок менамояд. Тоҷикистон доир ба проблемаҳои муҳити зист ва рушди устувор 10 конвенсия, як протокол ва 5 созишномаро ба тасвиб расонида аъзои онҳо гардид.

## **ММД ба воҳиди қувваи барқи истифодашууда (ивазкунандай самарабахшии энергия)**

### **Дурнамои ноилшавӣ: Душворичро**

Проблемаҳои энергетикий солҳои охир имкониятҳои татбиқи барномаҳои рушди иқтисодиву иҷтимоиро таҳти шубҳа гузошта, дар таъмини рушди устувор оқибатҳои вазнинро ба миён оварданд.

Тоҷикистон дорои захираҳои начандон калони нафт ва газ мебошад, вале бо арзиши пасти аслии 0,4 сент барои як кВт\с захираҳои бузурги гидроэнергетикий дорад, ки метавонад дар рушди устувори иқтисодӣ нуқтаи асосии интиқолдиҳанда гардад. Аммо сатҳи таъминоти аҳолӣ бо қувваи барқ дар давраи аз соли 1991 инҷониб хеле паст шудааст ва соли 2000 71 фоизро ташкил дод.

### **Ҷадвали 7. Қувваи барқ**

Солҳо	Истеҳсоли қувваи барқ, млн. КВатт/соат	Истеҳсоли қувваи барқ ба ҳар сари аҳолӣ	ММД бо нарҳҳои ҳақиқӣ, млн. сомонӣ
1992	16822	3038,4	64,5
1993	17741	3183,2	707,1
1994	16982	3028,9	1786,5
1995	14768	2605,7	69,8
1996	14980	2611,9	308,5
1997	14005	2405,3	518,4
1998	14422	2428,5	1025,2
1999	15797	2605,0	1345,0
2000	14247	2302,2	1806,7

Манбаъ: Кумитаи давлатии омори Ҷумҳурии Тоҷикистон

## ВАЗИФАИ 10-11

ТО СОЛИ 2015 ҲИССАИ ОДАМОНЕ, КИ БА ОБИ ТОЗАИ НЎШОҚӢ ДАСТРАСӢ НАДОРАНД, ДУ БАРОБАР КАМ КАРДА ШАВАД. БА ТАВРИ НАЗАРРАС БЕХТАР ШУДАНИ ЗИНДАГИИ ҲАДДИ АҚАЛ 100 МЛН. БОШАНДАГОНИ ХАРОБАҲО ТО СОЛИ 2020 ТАЪМИН КАРДА ШАВАД.

Вазифаҳои 10 ва 11 масъалаҳои ҷиддиро дар бар мегиранд ва ичрои онҳо то соли 2015 *дар гумон аст*. Мавҷудияти маҳалҳои харобро Ҳукумат эътироф намекунад ва доир ба тасниф ё омӯзиши вазъи кунуни маҳалҳои хароб ягон хел ҷорабинихо амалӣ намегарданд. Сифати об ва санитария ҳамчун масъалаи муҳим боқӣ мемонанд ва то вақте ки механизми самарабахши ҳамкории тамоми тарафҳои манфиатдор дар соҳаи идоракунии захираҳои об (табақаҳо, бахши хусусӣ, ҳукумати маҳалӣ ва миллӣ) муқарар нагардад, ҳалалдории дигар масъалаҳо (сатҳи пасти маблағгузорӣ ва идоракунии бад) ба рушди инсон идома мейбад.

Мувофиқи методологияи UN-HABITAT ба рӯзгори маҳалҳои нообод гурӯҳи шахсоне тааллук доранд, ки дар зери як бом, ки дар он як ва зиёда аз шароитҳои зерин вучуд надоранд, зиндагӣ мекунанд:

1. амнияти зист ҳамчун ҳуқуқ барои ҳифзи самарабахши давлат аз кӯҷонидани маҷбурий муайян карда мешавад (Бешубҳа мавҷудияти ҳуччати маҳсусе, ки ҳуқуқи соҳибмулқро тасдиқ мекунад ва тавассути ҳодисаҳои ҳифз аз кӯҷонидан ошкор карда мешавад);
2. сифати соҳторӣ/устувории манзил агар манзил дар ҷойи бехатар соҳта шуда, барои аз шароити ҳафноки иқлими ҳифз кардан истиқоматкунандагон соҳтори мувофиқ дошта бошад (борон, гармӣ, сардӣ, рутубат ва ғ.). Нишондихандай устувории манзил дар шароити Тоҷикистон аз кам будани захираҳои замини барои соҳтмон коршоям, тобоварии зиёд ба заминчӯнӣ, мураккабии релеф, ки ба аҳолии мамлакат таҳди迪 эҳтимолиро ба миён меорад, вобастааст;
3. дастрас будани оби тоза-хонавор барои истифодаи оила миқдори ба худ зарурии обро (бо нарҳи мувофиқ) дорад, дар ихтиёри аъзои хонавор бидуни кӯшиши ниҳоӣ, хусусан занон ва кӯдакон;
4. дастрас будани шароити санитарӣ дар ихтиёри аъзои хонавор вучуд доштани ҳочатхонаи шахсӣ ё ҷамъиятӣ, ки миқдори мувофиқи одамон истифода мебаранд;
5. майдони кофии истиқоматӣ агар ду одам дар хонавор як утокро байнӣ ҳам тақсим намоянд.

### *Ҳиссаи дастрасии устувори аҳолӣ ба манбаъҳои тозаи об*

Дурнамои ноилшавӣ: Душворичро

Аз шароитҳои дар боло зикршуда барои аҳолии Тоҷикистон бештар дастрасии оби тоза ва шароити мувофиқи санитарӣ мушкилӣ дорад. Маълум аст, ки барои эҳтиёҷоти нўшоқӣ дар Тоҷикистон ҳар сол 122 млн.м<sup>3</sup> об истифода мегардад. Таъминоти оби истифодабарандагони гуногун аз манбаъҳои рӯизаминӣ ва зеризаминӣ анҷом дода

мешавад. Аз манбаъҳои зеризамини 95% об гирифта шуда, аҳолӣ барои эҳтиёҷоти худ аз ҳачми умумии оби истифодашаванда 65-69% истеъмол мекунад. Дар даҳсолаи охир барои эҳтиёҷоти аҳолӣ афзоиши интиқоли об тавассути қубур мушоҳида намегардад. Сифати оби барои истеъмол додашаванда хеле паст аст, хусусан дар шаҳрҳои начандон калон ва шаҳракҳо. Фарсадагии умумии шабакаҳои қубурӣ қариб 65 фоизро ташкил медиҳад. Мувофиқи омори расмӣ дар айни замон қариб 51,2% аҳолии чумхурӣ аз системаи қубурӣ ва 48,8% аҳолӣ бошад оби манбаъҳоеро истифода мебаранд, ки ба талаботи санитарию эпидемиологӣ ҷавоб дода наметавонанд.

Зимнан, натиҷаҳои тадқиқоти мулти-индиқатории кластерӣ, ки соли 2000 ЮНИСЕФ дар сатҳи хонаворҳо гузаронидааст, аз он шаҳодат медиҳанд, ки дар Тоҷикистон танҳо 40% аҳолии мамлакат оби нӯшокиро аз қубури хонаи худ ё ҳавлӣ, 8% аз қудук, 6% аз ҷоҳҳо истифода мебаранд ва 33% аҳолӣ обро аз манбаъҳои ҳатарнок (ҳавзҳо, дарёҳо ва г.) мегиранд. Умуман дар мамлакат 57% аҳолӣ, аз ҷумла 93% аҳолии шаҳрҳо ва 47% аҳолии деҳот дар айни замон ба оби бехатар дастрасӣ доранд. Ҳамзамон истифодаи об аз шабакаҳои қубурӣ бинобар ҳолати садамавии онҳо ва вуҷуд надоштани назорати пурсамар ва сармоягузорӣ барои таъминоти он ба сифати зарурии оби интиқолшаванда кафолат дода намешавад ва қисман ҳамчун манбаи ҳурӯчи бемориҳои домана, исҳоли хунин ва гайра таҳдидро ба миён меорад.

Тадқиқоти дар моҳҳои май-апрели соли 2000 гузаронидаи созмони ИҶДоми зидди гуруснагӣ (Британияи Кабир), «Сифати об ва ҳисботот дар бораи муоинаи гигиенаи хонавор дар вилояти Ҳатлон ва ноҳияҳои тобеи чумхурӣ» далелҳои зеринро собит намуд:

- масофаи манбаи об: Дар хона 43%, дар ҳудуди 5 км 5%, аз 5 то 100 м 18%, зиёда аз 100 м 33% (манбаъҳои оби хона насосҳои дастӣ, системаи хати қубурҳо, ҷоҳҳо ва гайра);
- истифодаи об: 81% хонавор дар як рӯз аз 60 то 300 литр обро истифода бурдааст (дар хонавори миёнаи иборат аз 9,1 кас барои ҳар як нафар рӯзе аз 6,6 то 33 литр об сарғардидааст);
- захира: зарфҳои кушода 43%, зарфҳои пӯшида 24%, омехта 33%;
- оби пеш аз истеъмол ҷӯшонидашуда: 11%-ҳа, 4% - не ва 85% - баъзан.

## *Ҳиссаи одамоне, ки дар шароити санитарӣ зиндагӣ менамоянд*

### **Дурнамои ноилшавӣ: Бағоят мушкил**

Мувофиқи маълумоти Кумитаи давлатии омор бархурдории аҳолӣ аз канализатсия қариб 23 фоизро ташкил медиҳад, аз ҷумла ба истиқоматқунандагони шаҳр 89% ва ба истиқоматқунандагони шаҳракҳо ва марказҳои ноҳияҳо 10,1% рост меояд.

Тадқиқоти анҷомдодаи ЮНИСЕФ нишон медиҳад, ки дар шаҳрҳо 97% аҳолӣ ва дар деҳот 88% аҳолӣ ба воситаҳои санитарӣ дастрасӣ доранд. Дар пойтаҳт 60% аҳолӣ аз ҳочатхонаҳои ба канализатсия пайваствардида ё таҳшинҷоҳо истифода менамояд; дар вилоятҳои Ҳатлон, Суғд ва НТҔ аҳолӣ асосан чуқуриҳои анъанавиро (мутобиқан 83%, 76% ва 81%) истифода мекунад; дар ВМҚБ 28% аҳолӣ умуман ҳочатхона надорад. Мувофиқи натиҷаҳои аз созмони ИҶДоми зидди гуруснагӣ дастрасшуда вобаста ба гигиена вазъи зайл ба мушоҳида мерасад:

- истифодаи ҳочатхонаҳо: 100% хонавори муоинагардида ҳочатхонаҳои заминӣ доранд, аз чумла 98% онҳо нопӯшида, 2% пӯшида мебошанд (ҳочатхонаҳо асосан бо чӯб бесалиқа сохта шудаанд);
- аз як ҳочатхона ба ҳисоби миёна 8,2 нафар истифода мебарад;
- масофаи байни хона ва ҳочатхона ба ҳисоби миёна 31 метр аст;
- истифодаи собун барои дастшӯӣ: ҳа-16%, не-44%, баъзан-40%.

## ***Ҳиссаи одамоне, ки ҷойи бозътиими истиқомат доранд (бом, иморат)***

### **Дурнамои ноилшавӣ: Бағоят мушкил**

Танҳо дар соли 1999 дар Тоҷикистон 529 ҳолати фавқулоддаи дорои ҳусусияти табӣ (оғати табӣ) ба қайд гирифта шуда буд. Дар натиҷаи онҳо қариб 13 ҳазор нафар одамон зарар дид, зиёда аз 5 ҳазор хонаҳои истиқоматӣ хароб, аз чумла 624 хона пурра вайрон шуданд. Маблағи зарари аҳолӣ ва иншооти иқтисодии Тоҷикистон зиёда аз 20 миллион доллари ИМА-ро ташкил дод. Коҳиши зиёди вазъи экологӣ ба маҳалҳои истиқомати аҳолӣ таъсир мерасонад ва ва ҳоло дар 18 ноҳия 142 мавзееъ таҳти шустани доимии об, 490 маҳалҳои аҳолинишин дар ҳолати мунтазам шустани сел (дар давраи боришот) қарордоранд.

Ба гайр аз ин, зиёда аз 300 маҳалҳои аҳолинишини мамлакат дар минтақаҳои лағжиши ярҷ воқеъ гардидаанд (Манбаъ: ҶСШК ГИИНТИЗ). Дар давоми соли 2002 як қатор оғатҳои табӣ (заминҷунбӣ, боришоти сел ва гайра) ҷой доштанд ва шумораи умумии заардидагон 203073 нафарро ташкил доданд.

Вобаста ба таъминоти аҳолӣ бо манзил бояд зикр намуд, ки мувофиқи маълумоти Кумитаи давлатии омор соли 2000 ба ҳисоби миёна ба як нафар истиқоматкунанда 9,1 метри мураббаъ манзил рост омадааст, ҳол он ки соли 1991 ин рақам 9,5 метри мураббаъро ташкил медод. Зимнан, хеле паст гардидани нишондиҳандай мазкур дар дехот мушоҳида мегардад (соли 2000 6,6 метри мураббаъ ва соли 1991 8,0 метри мураббаъ). Бо дарназардошти афзоиши аҳолии дехот зимнан ба аҳамияти воқеии нишондиҳандай зикршуда ноил шудан душвор аст ва аз эҳтимол дур нест, ки фарқияти байни аҳолии шаҳр ва дехот вобаста ба ин тақвият ҳоҳад ёфт.

Ҳамаи омилҳои зикршуда дар аксар мавридҳо дар дехот зоҳир мегарданд. Бояд ба назар гирифт, ки қисми зиёди аҳолии Тоҷикистон, қариб 73% дар ноҳияҳо истиқомат меқунанд ва оилаҳои дехот аз рӯи шумора назар ба оилаҳои шаҳр 2-2,5 маротиба зиёданд.

### ***Мушкилоти асосӣ қадомҳоянд?***

- Системаи камсамари назорати давлатӣ ба сифати об, ки ба коркарди гайриқаноатбахши оби хом, номукаммал кор кардани асбобу анҷоми маҳкаму танзимкунандаи доҳили хонаҳо, вазъи гайриқаноатбахши шабакаҳои водопровод дар натиҷаи хизмати аз меъёр зиёд оварда мерасонад.
- Номукаммалии механизми иқтисодӣ дар таъминоти об.
- Вучуд надоштани заминаи меъёрию ҳуқуқии самарабахш ва сохтори идорақуни таъминоти оби ҳоҷагию нӯшокӣ.
- Вучуд надоштани механизми иштирок (ҷалб карда нашудани шаҳрвандон, бахши ҳусусӣ ва маҳсусан худи табақаҳои маҳалӣ дар ҳалли проблемаҳои таъминоти пурсамари об).

## *Дар Тоҷикистон барои беҳтар гардонидани шароити зиндагӣ чи корҳо карда мешаванд?*

Кӯшиши татбиқи Ҳуҷҷати Стратегияи паст кардани сатҳи камбизоатӣ ба таъмини рушди мамлакат ва сифати зиндагии аҳолӣ, хусусан қисми қашшоқи он - аҳолии деҳот равона карда шудааст.

Ҳукумати Тоҷикистон барномаи миёнамӯҳлати аз бӯхрон баровардани комплекси агросаноатиро, ки ба барқарорсозӣ ва рушди устувори самтҳои афзалиятнок дар давраи то соли 2005 нигаронида шудааст, таҳия намудааст ва он дар рушди деҳот омили муҳим мебошад.

Аз ҷониби Ҳукумати мамлакат 1 декабри соли 2001 «Консепсияи истифодаи самаранок ва ҳифзи захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон» тасдиқ гардидааст, ки он зарурати қабули Қонун «Дар бораи оби нӯшокӣ» ва татбиқи Барномаи миллӣ «Оби тоза ва санитария»-ро зикр менамояд.

Мувофиқи Накшай миллии фаъолият оид ба беҳдошти муҳити зисти аҳолии ҷумҳурий бояд то соли 2005 аз системаи мувофиқи таъминоти оби нӯшокӣ барҳурдор гардад. Дар Барномаи миллӣ «Оби тоза ва санитарияи Тоҷикистон» барқарорсозии системаи мавҷудаи таъминоти об ва канализатсия, анҷом додани корҳои оғозшуда ва соҳтмони иншооти нав пешбинӣ шудааст.

Моҳи декабри соли 2001 Консепсияи истифодаи самаранок ва ҳифзи захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба таҳияи барномаҳои дарозмӯҳлати истифодаи оқилона ва ҳифзи захираҳои об равона карда шудааст, қабул гардида буд.





© Йоханес Худоба

# ҲАДАФИ 8

## ТАШАККУЛИ ҲАМКОРИИ ГЛОБАЛӢ



*Ислоҳоти иқтисодие, ки мо татбиқ менамоем, ба дастгирии судманд ва таъинотӣ ниёз дорад. Ин ба воридшавии иловагии сармоягузорӣ, фаъолона ворид шудани иқтидори содиротии мамлакат ба амалиёти байналмилалии тиҷоратӣ, ҳамгирии тадриции мо дар институтҳои байналмилалии молиявӣ ва савдо даҳл дорад. Итминон дорам, ки дар марҳилаи кунунии бунёдкорӣ Тоҷикистон бо проблемаҳои худ танҳо намемонад.*

**Эмомалӣ Раҳмонов**  
**Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон**

## ВАЗИФАИ 12

### ТАШКИЛИ НИЗОМИ ТИҶОРАТӢ ВА МОЛИЯВИИ КУШОДА, ТАНЗИМШАВАНДА, ПЕШГӮИШАВАНДА ВА ФАЙРИТАБИЙИДОМАДОДА ШАВАД

Баъди пошхӯрии Иттиҳоди шӯравӣ Тоҷикистон дар соҳаи иқтисодиёт ҳангоми таҷдиди ташкилотҳо ва бозорҳо ҷиҳати таъмини инкишофи иқтисодӣ бо проблемаҳои ҷиддӣ рӯ ба рӯ гардид. Ба миён омадани ҷанги гражданий мушкилоти ҷараёни дигаргунсозиҳои иқтисодиро, ки баъди барҳам ёфтани банақшагирии марказӣ оғоз гардида буд, мураккаб соҳт. Аз соли 1995 пешрафти ислоҳоти иқтисодӣ бомуваффақият сурат гирифта, нишонаҳои аввалини инкишофи иқтисодӣ пайдо шуданд ва суръати бекурбашавии пул аз 2100% (1995) то 40% паст

гардид. Марҳилаи ислоҳоти соҳторӣ дар бахши заминаҳои институтионаӣ аз соли 1999 оғоз ёфт. Ҳадафи марҳилаи мазкур бунёд ва беҳтар гардонидани имкониятҳои институтионалии мамлакат дар идоракунии иқтисодӣ бозорӣ дар шароити нави хоҷагидорӣ, ташкили низоми идоракунии давлатӣ мебошад, зеро бидуни тадбирҳои қатъӣ дар соҳаи мазкур ба комёбии намоёни ислоҳот ноил шудан ғайриимкон аст.


Ислоҳоти иқтисодӣ аз тарафи Ҳукумати мамлакат ҷонибдории комил ва устувори ақидаи таъсиси институтҳои зарурӣ, инчунин чудо намудани маблагҳои даркориро барои таъмини рушди усувор тақозо менамояд. Тоҷикистон чун ҳамаи кишварҳои дорои иқтисодиёти гузариш норасоии захираҳои ҳудиро, ки аз ҳисоби кӯмакҳои байналмилалӣ ва қарзҳои хориҷӣ пӯшонида мешавад, эҳсос менамояд. Ташаккули «ҳамкории глобалий ба хотири тараққиёт», ки яке аз ҳадафҳои СММ дар останаи ҳазорсола» мебошад, дар стратегияи Ҷомеаи байналмилалӣ дар мусоидат ба кишварҳои дорои марҳилаи гузариш дар тақвияти инкишофи иқтисодӣ мавқеи асосиро ишғол менамояд. Конфронси СММ доир ба маблағузории рушд дар Монтерре ва мулоқоти умуничаҳонӣ дар сатҳи олӣ оид ба рушди усувор дар Йоҳаннесбург нияти ҷомеаи байналмилалиро дар мусоидати ҳамаҷониба дар ин соҳа пурӯзвват гардонд.

Дастгирии Ҷомеаи байналмилалӣ ба Тоҷикистон мусоидат намуд, ки аз бӯхрони вазнин раҳӣ ёбад.

Барои рушд Тоҷикистон кӯмакро аз манбаъҳои хориҷӣ дар шакли грантҳо ва кредитҳои имтиёзном мегирад. Грантҳо ва кредитҳо аз агентиҳои дучонибаи ҳукуматӣ ва бисёрҷониба, инчунин ташкилотҳои ғайрихукуматӣ ворид мегарданд.

Мувоғики маълумоти Созмони ҳамкории иқтисодӣ ва рушд (СҲИР) кӯмаки расмӣ ба Тоҷикистон ба таври зайл арзёбӣ мегардад:

### Расми 23. Кӯмаки расмӣ (дар солҳои 1995-2001)



Манбаъ: Маълумоти СҲИР

Дар давраи ҷангӣ ҷаҳонӣ ва то соли 1997 кӯмаки байналмилалӣ ба Тоҷикистон асосан дар шакли грантҳо, ки барои барномаи озукаворӣ ва кӯмаки ройгони таъцилий, дар шакли озукаворӣ ва ашёҳои зарурати аввалия истифода мешуданд, дастрас мегардид. Аз соли 1996 барномаҳои кӯмакҳои башардӯстонаи ройгон бо барномаҳои рушд ва кӯмакҳои техникии дорои ҳусусиятҳои кӯтоҳмӯҳлату барқарорсозӣ ва қисман дарозмӯҳлат мукаммал шуданд.

Аз соли 1998 тамоюли тадриҷан ихтисор гардидани барномаҳои кӯмакҳои башардӯстонаи ройгон ва афзоиши барномаҳои дарозмӯҳлат оид ба рушди устувор ба мушоҳида расиданд. Бинобар хушсолии солҳои 2000-2001 барномаҳои кӯмакҳои таъчилий зиёд гардида буданд.


Дар ибтидои соли 2000 барномаҳои дарозмӯҳлат гуногун шуда, воридшавии маблағҳои пулӣ афзуд.

Барномаи Кӯмаки расмии рушд ба Тоҷикистон на танҳо ба ҳадафҳои башардӯстона, ҳифзи табақаҳои камбизоати аҳолӣ ва ҳамкории техникии ба тарбияи кадрҳо ва интиқоли технологияҳо равонагардида, балки пеш аз ҳама барои татбиқи лоиҳаҳо дар инфраструктура, соҳаи иҷтимоӣ ва гайра нигаронида шудааст.

Мувофиқи маълумоти Маркази ҳамоҳангсозии кӯмакҳои берунӣ дар соли 2002 Кӯмаки расмӣ ба Тоҷикистон 205,4 миллион доллари ИМА-ро ташкил дод. Аз ин маблағ 35 фоизро кредит ва 65 фоизро грантҳо ташкил медиҳанд.

Таркиб ва соҳтори лоиҳаҳои аз ҷониби Маркази татбиқи лоиҳаҳо иҷрошавандӣ нишон медиҳад, ки донорҳо Бахши иҷтимоиро бо дарназардошти барномаҳо оид ба маориф, тандурустӣ ва паст кардани сатҳи камбизоатӣ, ки дар он 21,7% ҷалб карда шудааст, ҳамчун соҳаи афзалиятнок баррасӣ менамоянд. Аз рӯи ҳаҷми кӯмаки пешниҳодшуда ислоҳоти идоракунии давлат бо 17% дар ҷои дуюм аст. Ба энергетика 16,1% ва ба рушди кишоварзӣ қарib 12,9% захираҳои лоиҳаҳои инвеститсионӣ равона карда шудаанд.

#### Расми 24. Маблағгузории донорӣ мувофиқи бахшҳои соҳавӣ



Манбаъ: Махзани маълумоти МҲҚБ

Имрӯз дар Тоҷикистон дар инъикоси иттилооти боэътиමод дар бораи ҳаҷми қарзҳои хориҷӣ ва кӯмак як қатор ихтилофҳои техникӣ мавҷуданд.

Бо мақсади ба тартиб овардани масъалаҳои мазкур ва бо маълумоти МҲҚБ мутобиқ намудани онҳо бо дастгирии Бонки осиёгии рушд оид ба кӯмаки байналмилалӣ ва қарзҳои хориҷии Тоҷикистон маърӯзай домандор таҳия карда мешавад ва дар рӯзҳои наздик ҳучҷати мазкур расман нашр хоҳад гашт.



## **ВАЗИФАИ 13**

**ПРОБЛЕМАҲОИ ҚАРЗДОРИИ КИШВАРҲОИ ТАРАҚҚИКУНАНДА БО ҚӮМАКИ ТАДБИРҲОИ МИЛЛӢ ВА БАЙНАЛМИЛАЙ БО МАҚСАДИ ҚОБИЛИ ҚАБУЛ ГАРДОНИДАНИ САТҲИ ҚАРЗДОРӢ ҲАЛ КАРДА ШАВАД.**

Ночиз будани захираҳои худӣ ва аз ҳад зиёд шудани қарзҳои мавҷуда имкониятҳои Тоҷикистонро барои бо қувваи худ ба рушди иқтисодӣ ноил шудан маҳдуд менамояд ва иҷрои Ҳадафҳои рушди ҳазорсола душвор мегардад.

Соли 2001 қарзҳои хориҷии Тоҷикистон аз 1 миллиард доллари ИМА каме зиёдтар буд ва дар соли 2002 он 2% кам шуда, 984,46 млн. доллари ИМА-ро ташкил дод.

Аз ҷониби Ҳукумати Тоҷикистон доир ба сабук намудани гаронии қарзҳои хориҷӣ кӯшиш карда мешавад ва аллакай стратегияи реструктуризатсияи қарз таҳия гардидааст, ки он аз ҷорӣ таркиби асосӣ иборат аст: 1) идоракунии самарабахш ва назорати (мониторинги) қарз; 2) тавссеаи ислоҳоти низоми буҷет; 3) реструктуризатсияи дучонибаи қарз; 4) маҳдудияти барномаҳои сармоягузориҳои давлатӣ аз ҳисоби маблағгузории хориҷӣ бинобар имкониятҳои маҳдуни татбиқи ин барномаҳо.

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор додааст, ки реструктуризатсияи қарзҳои хориҷиро на ин ки тавассути Клуби Париж, балки дар асоси музокироти дучониба анҷом медиҳад.

Комилан реструктуризатсия дар соли 2002 бомуваффакият гузашт ва ӯхдадориҳои қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди кредиторони зерин ба низом дароварда шуда буданд:

- Бо Ҷумҳурии Қазоқистон дар ҳачми 18,28 миллион доллари ИМА кредит реструктуризатсия гардид. Мӯҳлати баргардонидан - 15 сол.
- Бо Ҷумҳурии Ӯзбекистон дар ҳачми 23,2 миллион доллари ИМА кредит реструктуризатсия гардидааст.
- Бо Федератсияи Россия ба маблағи умумии 299,67 миллион доллари ИМА. Кредит ба мӯҳлати 17 сол (аз соли 2002 то соли 2018) реструктуризатсия карда шуд.
- Бо Ҷумҳурии Беларус дар ҳачми 0,64 миллион доллари ИМА кредит ба мӯҳлати 13 сол реструктуризатсия карда шудааст.
- Бо Ҷумҳурии Исломии Эрон кредит ба маблағи 3,89 млн. доллари ИМА ба мӯҳлати 12,5 сол реструктуризатсия карда шудааст.

## **ВАЗИФАИ 14**

**СТРАТЕГИЯҲОЕ, КИ БА ҶАВОНОН БАРОИ ПАЙДО КАРДАНИ КОРИ МУВОФИҚ ВА ПУРМАҲСУЛ ИМКОН МЕДИХАНД, ТАҲИЯ ВА ТАТБИҚ КАРДА ШАВАНД.**

Шумораи аҳолии Тоҷикистон ба ҳисоби миёнаи солона дар соли 2002 тибқи маълумоти пешакӣ 6375 ҳазор нафарро ташкил дод, ки аз он 3390 ҳазор нафар қувваи қобили меҳнат мебошад.

Сатҳи расмии бекорӣ дар Тоҷикистон 3 фоизро ташкил медиҳад.

Сатҳи расмӣ бо дарназардошти бекории ниҳонӣ зиёда аз 11,0 фоизро ташкил медиҳад. (Манбаъ: Кумитаи давлатии омори Ҷумҳурии Тоҷикистон)

Мувофиқи баҳои Бонки умумиҷаҳонӣ сатҳи бекорӣ 33 фоизроташкил медиҳад.

Сатҳи расмии бекорӣ сатҳи воқеии бекориро инъикос намекунад, зеро танҳобекории расман бақайдгирифташуда ба назар гирифта мешавад.

Аз шумораи умумии бекорӣ мувофиқи омори расмӣ занон 54,9% (25,7 ҳазор нафарро), ҷавонони синнусоли 15-29 - сола 64,3 фоизро (30,1 ҳазор нафарро) ташкил медиҳанд.

Ҳиссаи бештарро дар байни бекорон шахсоне ташкил медиҳанд, ки аз ҷиҳати касбӣ омода нестанд ё бинобар танаффуси дароз малакаҳои меҳнатии худро гум кардаанд (аз шумораи умумии бекорон 53,8%). Ба гайр аз ин қариб 81,4% бекорон дорои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва миёнаи нопурра мебошанд.

Ба вазъи шуғли аҳолӣ муҳочирати меҳнатии шаҳрвандони Тоҷикистон ба хориҷа таъсири ҷиддӣ мерасонад. Мувофиқи таҳқиқи (2002) гузаронидаи Вазорати меҳнат ва хифзи иҷтимоии аҳолии Тоҷикистон шумораи муҳочирони меҳнатие, ки ба хориҷа рафтаанд, зиёда аз 210 ҳазор нафарро ташкил медиҳанд. Аз ин миқдор зиёда аз 85% дар Федератсияи Россия кор меқунанд ва 62% муҳочиронро ҷавонони синнусоли 18-29 - сола ташкил медиҳанд. Мувофиқи баҳои Ташкилоти байналмилалии муҳочират шумораи муҳочирони меҳнатӣ қариб 500 ҳазор нафарро ташкил медиҳанд.

Дар баробари ин дар мамлакат дар соҳаи шуғл ва муҳочирати меҳнатӣ маълумоти пурраи оморӣ вучуд надорад.




## ВАЗИФАИ 15

**БО ҲАМКОРИИ ШИРКАТҲОИ ДОРУСОЗӢ ДАСТРАС БУДАНИ ДОРУВОРИИ АРЗОН ТАЪМИН КАРДА ШАВАД.**

Дар айни замон дар мамлакат, оид ба ҳиссаи аҳолие, ки ба дорувории асосӣ дастрасӣ доранд, инчунин доир ба дорувории мутобики Фехрастӣ дорувории зарурӣ таҳвилшуда маълумоти муфассал вучуд надорад.

Мувофиқи маълумоти ТУТ (1999) ва вазъият дастрас будани дорувориҳо дар мамлакат нокифоя аст.

**Расми 25. Дастрасии доруворӣ**



Маълумоти ТУТСММ

Мувофиқи натиҷаҳои тадқиқот дар Тоҷикистон механизми бо доруворӣ таъмин намудани табақаҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ ҳифznагардида вуҷуд надорад. Шартҳои иқтисодӣ бозорӣ имкон намедиҳанд, ки эҳтиёҷоти ба доруворӣ доштаи аҳолӣ бо нарҳҳои арzon қонеъ гардонида шавад, ҳароҷоти давлатӣ оид ба доруворӣ бошад ҳамагӣ 0,29 доллари ИМА-ро (1999) ташкил медиҳад.

Норасоии дорувориро метавон ба воситаи рушди саноати маҳаллии дорусозӣ бо нарҳҳои мувофиқ ҷуброн намуд.

## ВАЗИФАИ 16

*БО ҲАМКОРИИ БАХШИ ХУСУСӢ ТАДБИРҲОЕ АНДЕШИДА ШАВАНД, КИ ҲАМА АЗ САМАРАҲОИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ НАВ, ХУСУСАН ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИТТИЛООТИЮ КОММУНИКАТСИОНӢ БАҲРАВАР ШУДА ТАВОНАНД.*

Тоҷикистон дар байни кишварҳои ИДМ дорои сектори аз ҳама сустӣ телекоммуникатсия ва зичии аз ҳама пасти ҳатҳои телефонӣ (ба ҳар 100 нафар 3,5) мебошад. Ин нишондиҳанда дар дехот то 0,6 паст мегардад.

### Чадвали 8. Телекоммуникатсия


№	Номгӯи хизматрасонӣ	Микдор	Зичӣ ба ҳар 100 н. истиқоматкунанда
1	Телефонҳои доимӣ	218516 дастгоҳҳо	3,5 т\а
2	Телефонҳои сотӣ	10 ҳаз. абонентҳо	0,15 с\а
3	Шабакаи интернет	12 ҳаз. истифодабарандагон	0,18 п\линт

Манбаъ: Ҳисобот дар бораи рушди инсон дар солҳои 2001-2002, ПРООН

Дар Тоҷикистон як қатор омилҳое мавҷуданд, ки дастрас будани иттилоотро маҳдуд менамоянд: ақибмонии технологияи ба меросмонда дучори шароити бад гардонидааст. Қисми зиёди таҷхизоти телекоммуникатсионӣ кӯхна ва корношоям шудаанд. Ҷанги гражданий ва оқибатҳои он ба инфраструктура комилан таъсири манғӣ расонд. Ва ниҳоят барои таъмири инфраструктуроҳои мавҷуда нарасидани захираҳои молӣ ҷорӣ намудани технологияҳои рақамиро ба таъхир гузаштааст.

Вазъи ба аҳолӣ дастрас будани хизматрасонии алоқа ба таври зайл арзёбӣ мегардад:

**Расми 26. Шумораи дастгоҳҳои телефонии шабакаи истифодаи умум мувофиқи минтақаҳо**



Манбаъ: Ҳисобот дар бораи рушиди инсон дар солҳои 2001-2002, ПРООН

Таҳлили мазкур то андозае вазъиятро пурра инъикос намекунад. Ин рақамҳо миқдорро нишон медиҳанд, на ин ки сифатро, ки дорои аҳамияти қалон мебошад. Сифати алоқа дар сатҳи паст қарор дорад. Дар пайвасти алоқа таъхир ва ҳатто ҳалалдории ҷиддӣ ҷой дорад. Дар натиҷаи қобилияти пасти интиқолдии таҷхизоти қиёсан бартаридошта бисёр занҷҳои байналмилалӣ тавассути истифодаи кодҳо анҷом дода мешаванд, ки на ҳамеша кор мекунанд ё аз ҷониби операторон дастӣ иҷро мегарданд. Ба ғайр аз ин, мувофиқи маълумоти Бонки умумиҷаҳонӣ дар Тоҷикистон дар як сол дар 100 ҳатти амалқунанда 145 маротиба носозгории ҳатҳои телефонӣ рӯй медиҳанд.

Аз шумораи умумии 218 516 ҳатҳои телефонӣ дар 73 фоизашон таҷхизоти қиёсан бартаридошта истифода мешаванд. Ҳиссаи ҳатҳои рақамӣ танҳо 7 фоизро ташкил медиҳад ва ин нишондиҳанда бо пайваст намудани ҳатҳои иловагии қиёсӣ паст мегардад. Ҳатҳои фоидаовар (70 фоизи даромади сектор) аз панҷ як қисми ҳатҳои телефониро ташкил медиҳанд ва онҳо барои идораҳои ҳукуматӣ, ширкатҳои хусусӣ ва ташкилотҳои байналмилалӣ ҷудо карда шудаанд. Барои аҳолӣ тарифҳо дар як моҳ 0,25\$, барои ташкилотҳо бошад 1.70\$ ташкил медиҳанд; дар асл ҳарочоти воқеӣ каме бештар аст ва дар як моҳ 7-8\$ ташкил медиҳад.

Тарифи пасти гуфтугӯйҳои маҳаллӣ бо арзиши баланди гуфтугӯйҳои байналмилалӣ маблағгузорӣ мешаванд. Арзиши миёнаи як дақиқаи гуфтугӯйи байналмилалӣ 4 долларро ташкил медиҳад, ки ин ба истифодаи пасти чунин хизматрасонӣ оварда мерасонад.

Рӯйхати шаҳрвандони эҳтиёҷманди телефон мувофиқи маълумоти Бонки умумичаҳонӣ дар соли 1999 аз 48 ҳазор нафар иборат буд ва мӯҳлати миёнаи интизорӣ барои пайваст ба хатти телефон 3,6 солро ташкил медиҳад. Ҳарчанд ки ба эҳтиёҷоти аҳолии камбизоат таваҷҷӯҳ зоҳир гардад ҳам, инчунин ширкатҳои хусусӣ низ барои гузаронидани телефон интизорӣ мекашанд ва ниёзмандии онҳо аз имконият бештар аст. Маълумоти Вазорати алоқаи Тоҷикистон ҳарчанд ки фарқ мекунад, вале пуршиддат будани масъаларо нишон медиҳад.

#### **Ҷадвали 9. Телекоммуникатсия мувофиқи минтақаҳо Шумораи асосии дастгоҳҳои телефонии шабакаи телефонии истифодаи умум**

Ноҳияҳо	Миқдори аҳолӣ (ҳазор), соли 2002			Миқдори дастгоҳҳои телефонӣ, соли 2002			Шумораи дастгоҳҳои телефонӣ ба ҳар 100 нафар истикоматкунанда		
	Шаҳр	Дехот	Ҳамагӣ	Шаҳр	Дехот	Ҳамагӣ	Шаҳр	Дехот	Ҳамагӣ
Душанбе	589400	0	589400	72714	0	72714	14,4	0,0	14,4
НТҶ	180600	1221100	1401700	24886	5452	30338	12,9	0,8	2,3
Вилояти Суғд	504900	1425300	1930200	50393	8938	59331	9,0	0,8	3,1
ВМҚБ	28000	182700	210700	4226	5952	10178	15,7	3,3	4,9
Вилояти Ҳатлон	387600	1855900	2243500	37687	8268	45955	9,3	0,5	2,1
Ҳамагӣ	1690500	4685000	6375500	186906	28610	218516	11,3	0,8	3,6
	27%	74%	100%	86%	15%	100%			

*Ҳисобот дар бораи рушиди инсон дар солҳои 2001-2002, ПРООН*

Боз як нукта шароити нобаробарии шаҳр ва дехаро зикр кардан бамаврид аст. Ҷорӣ намудани технологияҳои нав ва барҳам ҳӯрдани таҷҳизоти кӯхна метавонад нобаробарии дар чомеа мавҷударо тақвият бахшад, яъне инвеститсияҳо то маҳалҳо рафта намерасанд ва онҳо ба марказҳои ноҳияҳо ҷалб карда мешаванд. Ба ҳиссаи 26,5 фоизи аҳолии шаҳр 85 фоизи тамоми ҳатҳои телефонӣ рост меояд. Аз се як қисми ҳатҳои телефонӣ ба ш. Душанбе, ки 9,2 фоизи аҳолӣ зиндагӣ мекунад, рост меояд. Дар аксарияти ноҳияҳои маҳаллӣ камтар аз 1 фоизи аҳолӣ ба инфраструктураи телекоммуникатсия дастрасӣ доранд ва ин нишондиҳанда дар сурати наандешидани тадбирҳои даҳлдор дар ояндаи наздик сол аз сол паст мегардад.

Системаи мавҷудаи телекоммуникатсия дар маҳалҳо эътиимодбахш нестанд ё қисман ба таври ҷиддӣ зарап дидаанд. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ, бо дарназардошти ВМҚБ, вазъи инфраструктураҳо боз бадтар аст. Сарфи назар аз қӯшишҳои ҶСШК «Тоҷиктелеком» барои дар ВМҚБ, вилоятҳои Суғд ва Ҳатлон ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурий ташкили шабакаи алоқаи маснуии DAMA, ки бо технологияи алоқаи маснуии VSAT асос ёфтааст, дар дехот дастрас будани иттилоот маҳдуд мебошад.

## **Ба Тоҷикистон дар ҳалли проблемаҳо бояд чӣ гуна кӯмак расонд?**

Калиди ҳалли проблемаҳои Тоҷикистон бо роҳи бунёди иқтисодиёти дуруст ҳамгиришуда, ки мавҷудияти иқтидорҳои истеҳсолиро маҳдуд намекунад, ҳамчунин дорои инфраструктураи васеи хизматрасони корӣ, бонкҳо, интиқолдиҳандагони сармоя, қувваи корӣ, телекоммуникатсия ва нақлиёт, тадқиқоти бозорӣ, бидуни усулҳои душвори танзим мебошад, таъмин намудани рушди устуори иқтисодӣ аст.

Аз рӯи принципҳои бозорӣ амал намуда, ин соҳторҳо на танҳо ба иқтидори миллии истеҳсолии миллӣ саҳм мегузоранд, балки ҳаҷми дигар истеҳсолотро афзун сохта, фоидаи куллӣ меоранд. Хизматрасониҳои душвор ва истеҳсолоти коркард ҳам метавонанд воситаи ташаккули ҷойҳои иловагии кор гарданд.

Маҳз дар ҳамин сурат шуғли дарозмуддатро таъмин карда, сатҳи камбизоатиро паст ва сатҳи зиндагии аҳолиро баланд бардошта, ба рушди устуори иқтисодӣ ноил шудан мумкин аст.

Аммо барои ноил шудан ба рушди устуори иқтисодӣ сармоягузориҳо тақозо мегардад. Барои дар мамлакат таъмин намудани суръати баланди рушди иқтисодӣ сармоягузории дохилӣ нокифоя аст. Сарфи назар аз ин Тоҷикистон барои бо роҳи инкишофи минбаъдаи бозорҳои молиявӣ, таъсиси институтҳои нави молиявӣ, чун фондҳои бозорӣ, нафақа ва сармоягузорӣ ва таҳқими дастгирии институционалӣ ва молиявии корхонаҳои хурду миёнаи хусусӣ ҳавасмандгардонии амонатгузории дохилӣ кӯшиши зиёд менамояд.

Сармоягузории иншооти инфраструктура, чун қоида, сармояи басо қалонро тақозо менамояд ва аз буҷети давлат пурра маблаггузорӣ кардани онҳо душвор аст. Аммо сармоягузорони хусусӣ ва ташкилотҳои байналмилалӣ метавонанд дар онҳо ширкат намоянд. Сиёсати пешгирифтai макроиктисодӣ, ки ба ноил шудан ба устуории нарҳ, низоми андоз, тавозуни устуори пардоҳт нигаронида шудааст, метавонад боварии сармоягузоронро ба сиёсати устуори иқтисодии Ҳукумати Тоҷикистон афзун гардонад.

Татбиқи барномаи барқарорсозии иқтисодӣ ва ислоҳоти бозорӣ кӯмаки миқёсан васеи байналмилалиро тақозо менамояд. Дар мавриди дастгирии байналмилалӣ таҳқими институтҳои давлатӣ ва механизмҳои фаъолияти онҳо ҷиҳати ташкили воситаҳои ҷолиб, устуор ва шиор барои фаъолияти соҳибкорӣ, аз ҷумла барои сармоягузории хориҷӣ бояд вазифаи таъхирнопазир гардад. Такмили низоми давлатдорӣ, ислоҳоти системаи буҷет, хусусигардонӣ ва дастгирии пас аз хусусигардонӣ, рушди баҳши хусусӣ, таъсиси институтҳои бозорӣ, такмили заминай қонунгузорӣ ва гайра асоси ин шуда метавонад.

Барои таҳия, таъсис ва фаъолияти онҳо бо ширкати доираи васеи коршиносони хориҷӣ кӯмаки техникий зарур аст. Дар ин бобат бояд ташкилотҳои байналмилалии молиявӣ, ки дар ин соҳа дорои таҷрибаи қалон ҳастанд, нақши асосӣ дошта бошанд. Бо дарназардошти барномаи ТАСИС, ки васеъ аст ва дастгирии комиссияҳои миңтақавии Созмони Милали Муттаҳид нақши асосӣ ба Иттиҳоди Аврупо тааллуқ дорад. Кӯмакҳои техникий тибқи самтҳои фаъолияти эътирофшудаи байналмилалӣ заруранд, ки онҳо дар бартараф кардани бисёр монеаҳои баҳши давлатӣ, ки ба пайдо шудани ҳадамоти алтернативӣ ҳалал мерасонанд, ёрӣ медиҳанд.

Барои таҳқими асосҳои макроиқтисодии иқтисодиёт, рушди бахши хусусӣ ва инфраструктура, таҷдид ва солимгардонии корхонаҳои давлатӣ, ҳамчунин дар шакли кредитҳо ва воридшавии сармояҳои сахҳомӣ дастирии молиявӣ тақозо мегардад. Бонки умумичаҳои ва Бонки аврупоии таҷдид ва тараққиёт бояд кӯшишҳои байналмилалиро ҷиҳати он ки сармоягузорони хориҷӣ ба ширкат дар барномаҳои хусусигардонӣ ва реструктуризатсия дар Тоҷикистон ҷалб карда шаванд, роҳбарӣ намоянд.

Ҳукумати Тоҷикистон дар оянда низ ният дорад бо мақсади таъмини рушди устувор ва дар ин замина баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ ва паст кардани сатҳи камбизоатӣ дар кишвар дигаргунсозиҳои иқтисодӣ ва институтионалиро идома медиҳад.



© Сергей Бермениев

# Ҷамъбасти пешрафт нисбат ба расидан ба Ҳадафҳои Рушди Ҳазорсола

ҲАДАФ/ВАЗИФАҲО	БА ҲАДАФ/ВАЗИФАҲО НОИЛ ШУДАН МУМКИН АСТ?	ҲОЛАТИ ДОИРАИ ДАСТГИРИШАВАНДА					
		Эҳтимол	Имконпазир	Дар гумон	Пуршиддат	Мухим нест	Суст, vale бехтар меградад
<b>ҲАДАФИ 1.1 РАФӢ ФАҚР</b> To соли 2015 ҳиссаи аҳолие, ки ба ҳар рӯз камтар аз 1 доллар даромад дорад, ду баробар кам карда шавад							
<b>ҲАДАФИ 1.2 РАФӢ ГУРУСНАГӢ</b> To соли 2015 ҳиссаи аҳолие, ки аз гуруснагӣ азијат мекашад, ду баробар кам карда шавад							
<b>ҲАДАФИ 2. ТАЪМИНИ ТАҲСИЛОТИ УМУМИИ ИБТИДОӢ</b> To соли 2015 барои кӯдакони, ҳам барои писарҳо ва ҳам барои дуختарон имконияти таҳсилоти ибтидоии мактабӣ дар ҳаҷми турра таъмин карда шавад							
<b>ҲАДАФИ 3. ТАШВИҚИ БАРОБАРИИ МАРДОН ВА ЗАНОН ВА ТАВСЕАИ ҲУҚУҚ ВА ОЗОДИҲОИ ЗАНОН</b> Барҳам додани новаробарӣ байни ҷинсҳо дар соҳаи таҳсилоти ибтидоӣ ва миёна							
<b>ҲАДАФИ 4. КАМ КАРДАНИ ФАВТИ КӮДАКОН</b> Фавти кӯдакони то 5-сола аз се ду ҳисса кам карда шавад							
<b>ҲАДАФИ 5. БЕҲТАР КАРДАНИ ҲИМОЯИ МОДАР</b> Зарibi фавти модарон аз чор се ҳисса кам карда шавад							
<b>ҲАДАФИ 6.1 МУБОРИЗА БАР ЗИДДИ ВИЧ/СПИД</b> Паҳнишавии ВИЧ/СПИД боздошта, ба равияни камашавии бемориҳо асос гузошта шавад							
<b>ҲАДАФИ 6.2 МУБОРИЗА БАР ЗИДДИ ТАБЛARЗА ВА БЕМОРИҲОИ ДИГАР</b> Паҳнишавии табларза ва дигар бемориҳои асосӣ боздошта, ба равияни паҳнишавии гирифтторӣ ба бемориҳо асос гузошта шавад							
<b>ҲАДАФИ 7.1 ТАЪМИНИ УСТУВОРИИ ЭКОЛОГӢ</b> Принципҳои рушди устувор ба стратегия ва барномаҳои миллӣ дохил карда, раванди нобудашавии захираҳои табииӣ боздошта шавад							
<b>ҲАДАФИ 7.2 ТАЪМИНИ УСТУВОРИИ ЭКОЛОГӢ</b> To соли 2015 ҳиссаи одамоне, ки ба оби тоҷаи нӯшоқӣ дастрасӣ надоранд, ду баробар кам карда шавад.							

